

ОМУЌГОР ЧАРО ТАКСИРОН ШУД?

с.9

ҚАСД БА ҶОНИ ХУД. АЗ АФЗОИШ ТО ПЕШГИРӢ

с.11

ОМОР – СИЛОҶИ ШАЙТОН Ё ДУРӢҒНАВИСӢ

с.6

ТОҶИКИСТОН



№47 (1506)
23.11.22

~ Рӯзнома зиёд, «Тоҷикистон» яктост! ~

1992-2022

ЛИМИТИ БАРҚ БА ДОДИ МАРДУМИ БЕЧОРА КӢ МЕРАСАД?



ТО СОЛИ НАВ

Ҷабборов ваъда дод,
ки мушкили марзӣ
ҳал мешавад

с.3

“БАРҚИ ТОҶИК”

Ширкате, ки вазорати
маориф ва илмро
ноком кард

с.7

АҲМАД МАСЪУД

Дар Русия
бо Толибон
созиш кард?

с.4

ТУХМИ ТИЛЛОӢ

Нози мокиён
ва қаҳри хурус

с.5

ҲОҶАТХОНА

Монеаи бузурги рушди
сайёҳӣ дар Тоҷикистон

с.9

ҚАЪБА ДАР КУҶОСТ?

Соҳибкор ба ҷойи
ҳаҷ варзишгоҳ сохт

с.6

ВАРЗИШ

Ҷоми Ҷаҳон
ва шигифтиҳо дар
ин мусобиқа

с.15

КАНЗИ ШИФО

Чанд маълумоти
муҳим дар бораи
зардпарвин

с.13

ОТКРОЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТ!

У Вас есть **товар** или **услуга**?
Неважно, какого размера Ваш бизнес!
Вы легко можете продвинуть его и рассказать
о себе сотням тысяч потенциальных клиентов.

Звоните и узнайте **КАК?**
Матадор - Партнер Медиа-группы ОИЛА

+992 711 22 7777

Сайт matador.tj

Почта info@matador.tj


Matador

ОИЛА



ҲАЙАТИ МУШОВАРА

Шариф ҲАМДАМПУР,
Сармуҳаррир,
раиси ҳайати мушовара

Усмон РАҲИМЗОДА,
муовини сармуҳаррир

Одил НОЗИР,
муҳаррир

Талбақ НАЗАРОВ,
раиси “Сандуки хайрияи
Тоҷикистон”, академик

Муҳаммадҷосиф ИМОМЗОДА,
академик

Фарҳод РАҲИМӢ,
президенти АИ Тоҷикистон,
академик

Далер ҶУМӢА,
вазири энергетика
ва захираҳои оби ҶТ

**Саидмукаррам
АБДУЛҚОДИРЗОДА**,
раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон

Ҷамшед САӢДУЛЛОЕВ,
профессор

Шерали РИЗОӢН,
сиёсатшинос

Абдулмачид УСМОНОВ,
журналист

Масъуди МИРШОӢИ,
раиси Бунёди Рӯдакӣ, Фаронса

Ҳалима ХУШҚАДАМОВА,
профессор, чомеашинос

Амина ШАРОФИДДИНОВА,
узви Анҷумани “Пайванд”,
Ӣзбекистон

Ҷазлиддин АСОЗОДА,
муҳаррири сомонаи Pressa.tj

Умед СУЛТОНОВ,
саҳифабанд

МУАССИС:

Ҳайати кормандони ҳафтанома

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти №0054/РЗ сабти ном шудааст.

Дар ҳафтанома матолибе низ ба нашр мерасанд, ки ба мавқеи идора мувофиқ нестанд. Барои дар дигар нашрияҳо чоп намудани матолиб ва иқтибосҳо аз «Тоҷикистон» зикри манбаъ ҳатмист. Ҳуқуқи муаллифии ҳамаи матолиби шумора ба идораи ҳафтаномаи «Тоҷикистон» тааллуқ доранд ва тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва байналмилалӣ ҳифз карда мешаванд. Ҳафтанома аксҳо ва маводҳои қолибро аз шабакаи Интернет мавриди истифода қарор медиҳад. Ҳафтанома масъулияти маводҳои интиқодӣ ва хусусияти таблиғоти ба дӯш надорад. Инчунин, ба мазмун ва санаду рақамҳои маводи ҷопшуда муаллифони ҷавобгаранд.

ТЕЛЕФОНИ ИДОРА:
221-00-84,
tojikiston@pressa.tj

ШУӢБАИ РЕКЛАМА:
Ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 3
44 601-35-95
director@tayron.tj

ШУӢБАИ ЭӢЛОН:
ш. Душанбе, хиёбони С. Шерозӣ 16
238-78-78, 44 640-99-88
ads@rg.tj

ФУРӢШИ РӢЗНОМАӢО ВА ОБУНА
938-66-82-64, 221-41-11
furush@rg.tj

АЗ АФЗОИШИ ГАРДИШИ
САВДОИ ХОРИӢӢ ТО ВАЗӢИ
ВОҚЕИИ ИҚТИСОД

Мутобиқи маълумоти оморӣ, ҳаҷми номиналии маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ дар моҳҳои январ - сентябри соли ҷорӣ ба 79,3 млрд сомонӣ баробар шудааст.

Дар ин бора раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагон оид ба иқтисод ва молия Маҳмадалӣ Қурбонзода дар муҳокимаи парламентӣ изҳори назар кард. Ҳамзамон, ба гуфтаи Қурбонзода, суръати рушди воқеии он ба 7,8 фоиз баробар гардид.

Гуфта мешавад, ки афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар тамоми соҳаҳо ба назар мерасад. Аз ҷумла, ба гуфтаи ин вакили парламент, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар

давраи ҳисоботӣ нисбат ба нух моҳи соли гузашта 18 фоиз, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 7,8 фоиз ва маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 17 фоиз афзоиш ёфтааст. Инчунин, дар баҳши хизматрасонии пулакӣ дар ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ 16,2 фоиз, мусофиркашонӣ 13,4 фоиз, гардиши савдо 11,1 фоиз ва гардиши савдои хориҷӣ 18,8 фоиз афзоиш ёфта, дар маҷмӯи боиси таъмин гардидани рушди мусбати иқтисодиёти ҷумҳурӣ гардид. Зикр мегардад, ки дар давраи ҳисоботӣ гардиши савдои хориҷии ҷумҳурӣ ба 5 миллиарду 410 миллион доллар баробар гардид, ки нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта 18,8 фоиз зиёд мебошад.

РОӢИ ПОМИР ЗЕБОТАРИН
ДАР ҶАӢОН ЭӢТИРОФ ШУД

Роҳи Помир пас аз роҳҳои Фаронса ва Амрико дар мақоми сеюм ҷо гирифт.

Раддабандии зеботарин роҳҳои ҷаҳонро сомонаи rating-avto.ru нашр кард. Тибқи баҳогузорӣ, дараи Вердон дар ҷанубу шарқи Фаронса ва шоҳроҳи Далтон дар Аляска аз роҳи Помир зеботар дониста шуданд.

Гуфта мешавад, ки роҳи Помир бо манзараҳои дилни-

шинаш беназир аст. Маҳз дар шоҳроҳи Помир манзараҳои экзотикӣ, ки ба роҳҳои кӯҳӣ хос аст, нақбҳо, дараҳо, растаниҳо ва ҳатто деҳаҳои нодирро дидан мумкин аст.

Ба дах роҳи зебои бехтарин инчунин шоҳроҳи Трансфэгэраш дар Руминия, роҳи Чуйский дар қаламрави Олтойи Русия, роҳи Атлантик дар Норвегия ва шоҳроҳи Тяньмэни Чин дохил шуданд.

КӢШОНИӢН: 13 ОМӢЗГОР
СОӢИБИ ЗАМИН ШУДАНД

Ба 13 омӯзгори муассисаҳои таълимии ноҳияи Кӯшонӣён замин барои бунёди хонаи истиқоматӣ дода шуд. Дар оянда боз 17 омӯзгори дигар соҳиби замин хоҳанд шуд.

Бобочон Валиев, мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Кӯшонӣён гуфт, ки ба ҳар омӯзгор 0,4 га замин дода шуд. “Ба омӯзгорон аз як мавзъ замин дода шуд. Ба боқимонда омӯзгорон ҳам аз ҳамаи мавзъ замин медиҳанд. Насиб бошад,

дар ҷамоати деҳоти Навбахор кӯчаи омӯзгорон ташкил мекунем”.

Сомонаи Pressa.tj ҳанӯз аввалҳои моҳи ноябр хабар дода буд, ки дар назар аст дар ноҳияи Кӯшонӣён дар наздиктарин муҳлат якбора ба 30 омӯзгор замин дода шавад.

Ин амали хуб бори аввал дар ноҳияи Дӯстӣ таҷриба шуд. Чанде пеш дар ноҳияи мавриди назар ҳам якбора ба 30 омӯзгор замин барои бунёди хона дода шуда буд.

САРИ САБЗ



Мирзоали ҶОМАТОВ,
омӯзгори Коллеҷи тиббии
шаҳри Турсунзода

- Агар меҳнати ҳалол кунӣ, ҳам обрӯ меёбиву ҳам мартаба. Барои омӯзгори асил аз муваффақияти шогирд дида ифтихоре бештар нест. Зеро ҳосили шахдҷиниҳои занбӯр агар асал бошад, аз омӯзгор шогирд аст.

- Агар шогирд мисли занбӯри нарина фақат асал хӯрад чӣ? Охир, занбӯрҳои нарина аз пайи шахдҷинӣ намегарданд ку!



Манижа САНГИН,
овозхони тоҷиктабори
муқими Русия

- Сабаби ба таъхир афтодани концерт дар Душанбе “мобилизатсия” мебошад. Яъне, қисми зиёди мусиқачиҳои ман мард ҳастанд ва ин иқдом сабаб шуд, ки концерто аз 9-уми октябр ба 24-уми ноябр гузаронем.

- Омадан мегирифтед, ҳеҷ гап набуд. Пулатон ҳаст ку! Маблағгузорӣ мекардед, ҳамаи ҷо бароятон беҳтарин мусиқачиҳоро киро мекардем.



Станислав Зас, дабири кулли СААД

ДАБИРИ КУЛЛИ СААД БА
МАСОИЛИ МАРЗИ ТОҶИКИСТОНУ
ҚИРӢЗИСТОН ДАХЛ КАРД

СААД аз зарфияти кофӣ барои ба эътидол овардани вазъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон бархӯрдор аст.

Ин нуктаро дабири кулли СААД Станислав Зас зимни ҷаласаи мақомдорони кишварҳои узви созмон дар Ереван баён дошт. Вай таъкид намуд, ки вазъият дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон мавриди таваҷҷуҳи ин созмон қарор дорад.

“Дар минтақаи Осиёи Марказӣ мо ба эътидоли минбаъдаи равоит дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон аҳамияти хоса медиҳем. Мо

бовар дорем, ки СААД захираву таҷрибаи зарурӣ барои кумак ба ду кишвари мо дар расидан ба ин ҳадафро дорад”, - гуфт Зас.

Вай таъкид намуд, ки мусоидати СААД дар сурате ироа хоҳад шуд, агар Тоҷикистону Қирғизистон инро зарур донанд.

Маврид ба зикр аст, ки Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 980 километр марзи муштарак доранд, ки садҳо километри он ҳанӯз мушаххасу аломатгузорӣ нашудааст. Ин номуайяни мунтазам боиси муноқиша дар сарҳади ду кишвар мегардад.



Абдучалили АМОМ,
роҳбари Маркази
“Хирад”

- Ҳамаи панду андарзро бузургони классики мо гуфтанд ва олам онро парзирӯфт. Аммо мо ноҳонда доно шудем. Имрӯз танҳо номи бузургонамонро медонем ва аз гуфторашон баҳрае набурдаем.

- Муболиғаро аз ҳад гузаронидед! Садфоиза боварӣ доред, ки номи бузургонамонро медонем?



ТО СОЛИ НАВ

Ҷабборов ваъда дод, ки мушкили марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳал мешавад

Дар расонаҳои Қирғизистон ҳафтаи равон масъалаи марз бо Тоҷикистон бори дигар дар сархати расонаҳо қарор гирифт. Содир Ҷабборов ба мардуми кишвараш ваъда дод, ки мушкили марзро бо Тоҷикистон то соли нав ҳал мекунанд.

ТОРТ-КОЧО БЕТАРАФ МЕШАВАД?

Президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов дар чаласаи парлумони ин кишвар ва дар воқуниш ба танкидҳои вакил Адаҳон Мадумаров баъзе аз ҷузъиёти гуфтугӯҳои марзиро бо Тоҷикистон ошкор кард.

Мадумаров соли 2009 дар мақоми дабири Шӯрои амнияти Қирғизистон санади ба иҷора гирифтани 5 гектар заминро аз Тоҷикистон барои таъмири роҳи Уш-Бодканд-Исфана ва як пул имзо карда буд. Ҳоло мегӯяд, ки "ин санад қувваи қонунӣ надорад ва наметавонад ба гуфтугӯҳои марзӣ таъсир расонад".

Содир Ҷабборов рӯзи 17-уми ноябр гуфт: "Шумо мегӯед, ки санади имзошудаи Торт-Кочо ғайриқонунӣ аст ва метавонед бо он ба ҳолати ҳамагон равед. Чониби дигар ин қарор намекунад. Онро ба даст гирифта нишон медиҳад. Аллакай чанд дафъа нишон доданд. Дар шаҳри Остона дар мулоқоти сечониба низ онро нишон дода, гуфтанд, ки мо имзо мекунем ва боз иҷро намекунем".

У илова кард, ки пас аз ин раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон Камчибек Тошиев ду бор бо чониби Тоҷикистон гуфтугӯ анҷом дод. "Мо он (Торт-Кочо)-ро баргардонид, мақоми бетарафӣ медиҳем. Мо онҳоро мутмаин сохтем, ки на аз онҳо ва на аз мо бошад. Агар боз аз фикрашон нагарданд. Худуд бетараф хоҳад буд. Мо ба Лайлак мегузарем ва онҳо ба Хоҷаи Аъло мегузаранд", - гуфт Ҷабборов.

Ба қавли ӯ, дар минтақаи бетараф 20 хонаи тоҷикистониҳо

ва 3-4 хонаи қирғизистониҳо таҳриб мешавад. Содир Ҷабборов ҷузъиёти дигари гуфтугӯро ошкор накард.

Мақомоти Тоҷикистон то ҳол ин масъаларо шарҳ надодаанд.

Минтақаи Торт-Кочо дар байни Исфараву Бодканд ҷойгир аст. Дар Исфара онро Чоркӯча мегӯянд. Аз ин минтақа роҳи Бодканд-Исфана ва роҳи Воруҳ мегузарад. Дар қараёни низоъҳои сарҳадӣ борҳо ин роҳ баста шудааст.

ВАЪДАИ ТОШИЕВ

Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон Камчибек Тошиев низ дар шабаҳаҳои иҷтимоӣ доир ба қараёни гуфтушунид бо Тоҷикистон дар мавриди таъйин ва аломатгузори китъаҳои бахши сарҳади давлатӣ изҳори назар кард.

Тавре 24.kg хабар медиҳад, Тошиев ба натиҷаҳои сафараш ба Тоҷикистон каме рӯшанӣ андохта, иброз доштааст, ки айни замон баррасии масъалаҳо дар гуфтушунидҳо хуб қараён дорад.

"Барои ҳаллу фасли масъалаҳо талош варзида истодаем. Агар пештар инро карда наметавонистему ҳар кас ба фикри ҳудуд истодагарӣ мекард, ҳозир забон ёфта истодаем. Ба гузаштҳо омодаем. Мо пешниҳод карда истодаем, ки шумо ин китъаи заминро гиред, мо инашро", - хабар додааст Тошиев.

Раиси КДАМ Қирғизистон илова намудааст, ки ояндаи наздик як хайати сершумори Тоҷикистон ба Бишкек меояд.

"Баъд ба мувофиқасозӣ оғоз намуда, созишнома имзо мекунем. Сипас ба Жогорку Кенеш (парлумон) пешниҳод ва баррасӣ мекунем, вакилон санадро тасдиқ карда, сарони кишварҳо ба имзо мерасонанд. Мушкили ҳар ду кишвар ҳал мешавад", - хулоса кардааст Тошиев.

Бино ба маълумоти КДАМ ҚТ, 14-уми ноябр дар шаҳри Душанбе тахти роҳбарии Саймумин Ятимов, раиси КДАМ Тоҷикистон ва Камчибек Тошиев, муовини сарвазир - ра-

иси КДАМ Қирғизистон чаласаи навбатӣ оид ба муайянқунӣ ва аломатгузори сарҳади давлатии ду кишвар баргузор гардид. Аз рӯи натиҷаҳои он санади дахлдор ба имзо расид. Дар бораи ҷузъиёти чаласа хабар дастрас набуд.

УМЕДВОРИИ ҶАББОРОВ

Тоҷикистону Қирғизистон бештар аз сӣ сол боз наметавонанд бахше аз қаламрави худро таъйину нишонагузорӣ кунанд. Аз тақрибан ҳазор километр сарҳад тақрибан чаҳорсад километри он номуайян аст.

Дар оғоз соқинони ду тарафи марз бо якдигар бахси лафзӣ сангпартоӣ мекарданд, аммо дар соли 2021 ва 2022 задхӯрди маргбор сурат гирифт. Дар ин ду даргирӣ аз ду ҷониб садҳо кас қушта шуданд.

Содир Ҷабборов (Ҷапаров),

раисҷумҳури Қирғизистон ахиран ваъда дод, ки тарҳи созишнома дар бораи марзи Тоҷикистону Қирғизистон то соли нав омода ва ба парлумони ин кишвар пешниҳод мешавад.

"Худо хоҳад, масъалаи марз бо Тоҷикистонро ҳал мекунем. Агар монеа набояд, то соли нав тамом мекунем. Мо бояд бо чаҳор кишваре, ки бо онҳо ҳамсарҳадем, дар ҳамфикрӣ ва дӯстӣ зиндагӣ кунем. Ягон шаҳрванд ва сарбоз набояд қушта шавад. Пеш аз ҳама, мо бояд дар ин бора андеша кунем", - изҳор дошт ӯ дар парлумони кишвараш.

Вале оё ба ҳарфҳои Содир Ҷабборов бовар карда мешавад? Зеро бори чандум аст, ки ҷониби Қирғизистон аз сулҳ мегӯяду ба ҷанг омодагӣ мебинад. Умед аст, ки ҳамсояи мо ин навбат ба ваъдааш вафо кунад...

О. СОҶИБЗОДА

БҮРЁКҮБОН

Соҳтмони хонаҳои сӯхташуда ба анҷом расид

Соҳтмони хонаҳое, ки дар натиҷаи муноқишаи марзии миёни Тоҷикистону Қирғизистон зарар дида буданд, ба охир расида, рӯзҳои наздик мавриди баҳрабардории соқинони зарардида қарор мегиранд. Дар ин бора ба pressa.tj аз мақомоти вилояти Суғд хабар доданд.

Бунёди ин хонаҳо, ки дар пайи муноқишаи марзии 14-16-уми сентябр сӯхтаву хароб шуда буданд, ду моҳ идома ёфт. Қарор аст, ки аз 24-уми ноябр то 1-уми декабр соқинон ба хонаҳои нав дароянд.

Дар умум, дар муноқишаи ахир 98 хона дар деҳаҳои Чоркух, Лаккон, Чилгазӣ, Кулканд, Зумрад, Сурх, Воруҳи шаҳри Исфара ва деҳаҳои Овчиқалача ва Хистеварзи ноҳияи Бобочон

Ғафуров хароб шудаанд. Ин манзилҳо пурра аз ҷониби ҳукумат сохта шуданд.

Бо супориши президент комиссияи давлатие, ки таъсис гардид, ба ҳар оилаи зарардида масолеҳи бинокорӣ ва озӯкаворӣ дастрас намуд.

Аз ҷумла, 22-юми сентябр ба вилояти Суғд қорвони қумақҳо барои соқинони осебдидаи даргириҳои марзӣ бо Қирғизистон ирсол карда шуд. 45 мошини боркаш ба минтақаи осебдида маводи ғизоӣ, сӯзишворӣ ва масолеҳи соҳтмонӣ расониданд. Минҷумла, 500 тонна сement, 220 метри мукааб тахта, 5000 дона шифер, 1500 метри мураббаъ фанер ва тахта, 5 тонна меҳ, 500 метри мураббаъ шиша, 250 тонна ангишт, 60 тонна орд, 10 тонна рағван, 15 тонна биринҷ, 25 тонна қанд.

МАВҶЕЪ



НУРУЛЛО ҲАСАНОВ

БАЧАИ УГАЙ

Ё ҳоли зори настрияҳои маҳаллӣ

Росташиро гӯям, аз аҳволи настрияҳои вилояти Суғд оғҳ нестам, вале ҳоли зори рӯзномаҳои шаҳру навоҳии вилояти Хатлонро равшан дидаам.

Ба истиснои ноҳияи Балҷувон, дигар ягон шаҳру навоҳии ин вилояти овозадор соҳиби идораҳои худӣ нестанд. Боқимондааш иҷоранишину паси дари дигар муассисаю идораҳои соҳиббиноянд. Ба болои ин, танҳо як ё ду редаксия соҳиби мошини хизматиянд.

Аз ҳама аламовараш он аст, ки мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳру навоҳӣ чун муассис ба настрияҳои маҳаллӣ чун бачаи угай муносибат карда, онҳоро ҳатто аз рӯйхати обунаи маҷбурӣ берун кардаанд.

Бармегардем сари рӯзномаҳои маҳаллӣ. Чи тавре гуфтем, раисони шаҳру навоҳӣ ба настрияҳои ғамхорӣ надоранд. Онро чун яроқи ислоҳи нуксонҳо, проблемаҳо, арзи мардум, тариқи таҷрибаи пешқадам истифода намебаранд ё то ҳол ба умқи фаҳмиши ин нуктаи муҳим сарфаҳм нарафтаанд. Ман саҳт дар тааҷҷубу хайрат меафтадам, агар раиси шаҳру ноҳияе гӯяд, ки «ман аз вазъи қори редаксияи рӯзномаи фарз қардем «Истиклол» хабар гирифтам ва ё дар маҷлиси ҷамъабастаи нимсолаи солонашон иштирок кардам». Аз ин ҷост, ки обунаи солонии аксарияти рӯзномаҳои маҳаллӣ аз 800-у 1000 нусха боло нест. Боз ёфт мешаванд раисоне, ки дар рӯзномаҳои сензура ҷорӣ кардаанд. «Мақолаи танкидӣ ҷоп накунад!!! Ҳаҷвия, ришханд, танз, киноя нанависед. Ин ободонию пешравихоро намебинед? Онҳоро нависед». Ҳол он ки, ягон пешравӣ, таракқиёт, ободонӣ нест, ҳатто ягон обекти ҷашнӣ надорад.

Аз ин рӯ, ба Ҳукумати марказӣ, вакилони беҳавсалаи Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекардем, ки барои 10 соли минбаъда оид ба рушди нумӯ, мустаҳкам кардани базаи моддӣ-теникии рӯзномаҳои шаҳриву ноҳиявӣ Барнома, Консепсия, қонуни махсусе таҳияву қабул намоянд.

АҲМАД МАСЪУД ДАР РУСИЯ

Аз вохӯрӣ бо мақомдорони рус то мулоқот бо раҳбари Толибон

Телевизиони “Ому” бо таъя ба манбаъҳои наздик ба Аҳмад Масъуд - раҳбари Ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон хабар додааст, ки ӯ рӯзи сешанбеи ҳафтаи гузашта барои гуфтугӯ бо мансабдорони Русия ба он кишвар рафтааст.

МУЛОҚОТ БО ФАРЗАНДИ МУЛЛО УМАР

Манбаъҳои расмӣи Русия то ба ҳол дар ин робита хабаре нашр накардаанд. Манобеи мухталиф хабар медиҳанд, ки Аҳмади Масъуд - раҳбари Ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон ахиран дар шаҳри Маскав бо роҳбарони баландпояи ҳаракати тундрави Толибон, ки аз моҳи августи соли 2021 қудратро дар Афғонистон ба дасти худ гирифтаанд, мулоқот кардааст.

Ҷабҳаи муқовимати миллии то кунун ин хабархоро расман тасдиқ ё рад накардааст, вале агар онҳо воқеият дошта бошанд, пас ин нахустин музокироти рӯ ба рӯи Аҳмади Масъуд бо раҳбарони баландпояи Толибон баъди гузоришҳои қаблан нашршуда дар бораи музокироти бенатичаи ӯву Исмоилхон бо Амирхони Муттақӣ - вазири



корҳои хориҷии Толибон дар Эрон хоҳад буд.

“Сангар” хабар дод, ки Аҳмади Масъуд дар Русия бо ҳайате тахти раҳбарии Мулло Яъқуб - вазири дифоъи Толибон вохӯрӣ анҷом додааст. Мулло Яъқуб фарзанди Мулло Умар - асосгузори ҳаракати Толибон аст. “Сангар” меафзояд, ки дар меҳвари музокираҳо дар Русия “ояндаи Афғонистон ва чигунагии якҷӯрмад” дар ин масъала қарор доштааст.

ҶАБҲА БО ТОЛИБОН СУЛҲ МЕКУНАД?

Шорех ва журналисти рус Андрей Серенко дар каналаш дар “Телеграмм” аз қавли се манбаи алоҳидаи афғон хабар дод, ки бино ба сарусадҳои ба дасташон расида, дар Маскав бо миёнаравии Русия музокироти байни ҳайатҳои Толибон ва Ҷабҳаи муқовимати миллии ба хотири гӯё таҳияи матни созишномаи сулҳи байни Толибон ва ин ҷабҳа қараён дорад ва гӯё ҳайати муқовиматро ҳуди Аҳмади Ма-

съуд раҳбарӣ мекунаду дар раъси ҳайати Толибон, ба гуфтаи яке аз ҳамсухбатони Серенко, як нафари монанд ба сардори идораи ҳосусии Толибон Абдулвосик дида шудааст.

Гуруҳи Толибон, ки аз моҳи августи соли гузашта ба ин тараф қудратро дар Афғонистон ба даст дорад, то кунун дар робита ба хабарҳо оид ба сафари Аҳмад Масъуд ба Русия воқунише нишон надидааст.

Хабарҳо дар мавриди сафари Аҳмад Масъуд ба Русия дар ҳоле нашр мешаванд, ки чанд рӯз пеш Русия мизбони як нишаст дар бораи Афғонистон бо ҳузури намоёндогони кишварҳои Осиёи Марказӣ, Русия, Чин, Эрон, Покистон ва Ҳинд буд. Дар нишаст намоёндогони Толибон даъват нашуда буданд. Иштироккунандаҳо бар ташкили “ҳукумати фарогир” дар Афғонистон таъкид карданд.

Аз сӯи дигар, Русия то кунун робитаҳояшро бо Толибон нигоҳ дошта, аз пуштибонии Ҷабҳаи муқовимат ҳарфе назадааст. Дар даврони ҳукумати аввали Толибон дар солҳои 1996-2001 Русия аз Аҳмадшоҳ Масъуд - падари Аҳмад Масъуд дар муқовимат алайҳи ин гуруҳи тундгаро пуштибонӣ мекард.

БАЙДЕН ГҶУЛЕНРО ПИНҲОН КАРДААСТ?

Раҷаб Тайиб Эрдуғон - раисҷумҳури Туркия Ҷо Байден - президенти Амрико муттаҳам кард, ки раҳбари созмони мамнӯи ФЕТО, воизи исломӣ Фатҳулло Гуленро дар Пенсилвания пинҳон кардааст.

Мақомоти Туркия созмони воизи Гулен дар Амрико, ки онҳо ФЕТО (ташкilotи террористии фетуллоҳӣ) меноманд, дар даст доштан дар қӯшиши табaddулотӣ давлатӣ дар моҳи июли соли 2016 муттаҳам мекунанд.

Дар Туркия он замон пас аз шӯриш беш аз 80 000 нафар боддошт шуданд, тақрибан 150 000 хизматчиӣ давлатӣ, аз ҷумла низомӣ аз кор ронда ё боддошта шуданд.

Ҳуди Гулен, ки дар ИМА умр ба сар мебарад, қӯшиши табaddулотро маҳкум кард ва иттиҳомотро рад намуд.

Исми Фатҳулло Гулен, ки ҳоло 81 сол дорад, дар поёни солҳои 1960, вақте намоъҳои ҷумҳури дар масҷиди бузургтарини шаҳри Измир раҳбарӣ мекард, дар маркази таваҷҷуҳ қарор гирифт.

Ӯ соли 1999, баъди он ки мақомоти вақти Туркия ба қӯшиши ба ҳам задани низомӣ дунявии давлат дар ин кишвар айбдораш карданд, ба Амрико рафт ва 23 сол боз дар шаҳри Сайлосбургӣ аёлати Пенсилвания зиндагӣ мекунад.

ФЕСТИВАЛИ ФАРҲАНГИ КУРИЁ

дар маркази забонамӯзии Шоҳ Сечонги ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода

12-уми ноябри соли 2022 дар толори варзишӣ ва толори фарҳангии Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода Фестивали фарҳанги Куриё гузаронида шуд.

Дар Фестивали фарҳанги Куриё Сафири Ҷумҳурии Куриёи Чанубӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Квон Донгсок ва ректори Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, доктори илмҳои филологӣ, профессор Жило Гулназарзода, муовини ректор Каримов А., Қаюмов А., раиси Ҷамъияти куриёӣҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Чанг Чээнг ва дигар меҳмонон иштирок намуданд.

Ҳамзамон, мулоқоти ректори Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, доктори илмҳои филологӣ, профессор Жило Гулназарзода бо сафири Ҷумҳурии Куриёи Чанубӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Квон Донгсок доир гардид.

Ректор Жило Гулназарзода дар бораи фаъолияти гуногунҷабҳаи донишқада, хусусан, ширкати донишҷӯёну забонамӯзон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ҷаҳонӣ ва оид ба таҳсилу фаъолияти хатмкардагон донишқада дар муассисаҳои олии Ҷумҳурии Куриё сухан гуфт.

Дар идома ҷонибҳои масъалаҳои ҳамкории минбаъда, татбиқи созишномаҳои байни донишқада бо донишгоҳҳои Ҷумҳурии Куриёи Чанубӣ ва ба имзо расонидани санадҳои нави дучониба миёни донишқада бо муас-

сисаҳои олии Куриёи Чанубиро мавриди баррасӣ қарор доданд.

Сафир Квон Донгсок аз ҳамкории судманди донишқада бо муассисаҳои олии Ҷумҳурии Куриёи Чанубӣ ва сафорат изхори хушнудӣ намуда, аз ҷумла, изҳор дошт, ки барои тавсеаи равобиги судманди дучониба ва ҷиҳати боз ҳам беҳтар омӯхтани забони куриёӣ талош ва мусоидат хоҳад кард.

Фестивали фарҳанги Куриё ба муносибати 30-солагии барқароршавии муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Куриёи Чанубӣ бо барномаҳои зерин гузаронида шуд:

1. Таъкили гӯшаҳои фарҳангӣ дар толори варзишӣи донишқада, аз қабili гӯшаи хӯрокҳои миллии куриёӣ, гӯшаи бозиҳои миллии куриёӣ, гӯшаи сохтани ашёҳои сунъии куриёӣ, Photo-Zone ва гӯшаи Face Painting.

2. Гузаронидани барномаи асосии фарҳангӣ дар толори фарҳангии донишқада, ки аз намоиши рақсҳои миллии Пучечум ва Согочум, сахнаҳои куриёӣ, сурудҳои куриёӣ, рақси K-pop ва намоиши мӯди куриёӣ иборат буд.

Пас аз фарҷоми барномаи фарҳангӣ сафири Ҷумҳурии Куриёи Чанубӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Квон Донгсок бо шароити таҳсили донишҷӯён дар бинои нави маъмури ва таълимии Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, ки 27-уми сентябри соли 2022 аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд, аз наздик шинос гардид.

Ирфон НУРМУҲАММАДЗОДА



НОЗИ МОКИЁН ВА ҚАҲРИ ХУРӮС

Дар миёна ТУХМ хайрон аст



Чанде боз дар муомилаҳои Мокиёну Хурӯс мушкил афтадааст. Мокиён аз ҳад зиёд нозук, Хурӯс аз ӯ ҳам нозуктару дар ғазаб.

Ман, ки ҳар субҳ аз овози “ёу-ёу-ёу-ёу”-и хурӯсамон бедор мешудам, ин сахар дар хоб мондам. Дери дер хестам. Аммо хурӯсу мокиён ҳам дар хоб монда будаанд. Вакте ба назди катаки онҳо наздик шудам, шохиди муховарашон гардидам...

МОКИЁН: Кут-кут-кут, худо гирад қувваву миёнастро, Хурӯс! Чӣ шуд, ки мисли пеш дигар кабл аз субҳдам фарёд наметанӣ?

ХУРӮС: Кут-кут, бева, бисёр воҳима нақун. Шармам меояд аз нозоият. Аз афташ, ҳоло ҳам бедор нашудай ва ё ҳумории хобӣ. Ба атроф назар кун. Ҳама ба холи ман меҳанданд. Фикр мекунам, ки гунаҳгори ба 2 сомонику 50 дирам расидани тухми хонагӣ манам.

МОКИЁН: Иии, вай, вай, о, ту гунаҳгор набоди, кӣ гунаҳгор аст!? Ё ба умеди кишоварзон шуда мегардӣ? Онҳо дигар кор надоранд, ки сахарҳо омада маро аз хоб бедор мекунам? Охир, балот задаст, ки субҳи сахар маро аз хоб бедор кунӣ, то аз пайи пушт пур кардан шавам!?

ХУРӮС: Бева, ту мондиву ҳамон кишоварзон! Кай дарк мекуни, ки дигар онҳо ҳам дар илочи кор бечора шудаанд? Ҳозир замони дигар. Дар бораи худӣ ҳамин тухм гап занем, ҳоло истеъмолаш аз бозори истеҳсоли чанд кадам пеш гузаштааст. Тухм бизнес шудагӣ. Шояд имрӯзҳо Вазорати кишоварзӣ ҳам ду даст пеши бар, розӣ бошад, ки ин самтро ба тобеияти Вазорати рушди иқтисод ва савдо вогузоранд.

МОКИЁН: Ҳммм, бо ин пешниҳодат бозори истеъмолиро боз ҳам раванк додани чӣ? Коре мекуни, ки маҳсулоти воридотӣ аз пештара бештар ворид гардаду фаъолияти бе ин ҳам чигили “Тоҷикстандарт” ва Хадамоти зиддинҳисорӣ бе тору пуду берабт шавад?

ХУРӮС: Хайр, ба фикри ту, боз чӣ кор кардан лозим?

МОКИЁН: Бехтар нест, ки дар ин самт ягон ниҳоди дигар таъсис дода шавад? Масалан, Вазорати парандапарвариву чорводорӣ?...

ХУРӮС: Чӣ кори мешудани аз дасти чунин вазорат меояд? Вазорати кишоварзӣ аз уҳдаи таъмини мо бо дон набаромада истодаасту вазорати наватшкил сарашро ба кадом дар мезанад?

МОКИЁН: Ягон мушкил нест. Вазорати нав бо корхонаҳои омодаҳои хӯроки парандаву чорво шартнома мебандаду шояд баъди ин бори гарони Вазорати кишоварзӣ андаке сабук шавад. Корхонаҳои хӯроки парандаву чорво бошанд, бо хоҷаҳои деҳқонӣ ва Вазорати кишоварзӣ шартнома мебандад барои истеҳсоли алафу донагӣ. Як пахлуи бори вазнин аз дӯши Вазорати кишоварзӣ ки афтад, сабук ва

PRESSA.TJ

Тухм бизнес шудагӣ. Шояд имрӯзҳо Вазорати кишоварзӣ ҳам ду даст пеши бар, розӣ бошад, ки ин самтро ба тобеияти Вазорати рушди иқтисод ва савдо вогузоранд.

танҳо ба кишоварзӣ машғул мешавад. Баъд, мебинӣ, ки ман ҳам аз азоби алимӯ кӯфти роҳ ҳалос шуда, пушт пур кардан мегирам. Охир, худат шохидӣ, дар як деҳаи калон ба ғайр аз бобои Сафарбек ягон кас гандум кишт накардааст. То ду километр масофара тай карда, ба замини ӯ рафта меоям, ки кафи панҷаҳоям торс-торс мекафад. Ҳамон дони хӯрдагӣ ҳам ошӣ намекунад. Худат меодонӣ ку, соҳибамон Салимбой бо зану бачу качаш куттии гандумгирияшонро фақат бӯи мекашанд. Бовар дорам, дар ин чанд соли охир, ки ба умеди як бачаи муҳочирашон даст дар киса мекарданд, куттиашон бӯи гандум ҳам намекунад. Ҳамин себи пӯсидаву пӯсти картошка ва дилаи каду ба дилам зад. Дидан замон, ҳатто наҷашида, шикамам дард мекунад. Бо ин ҳол, интизорӣ, ки ҳар рӯз тухм орам?

ХУРӮС: Кут-кут, оҳиста, боз эътирозат ба гӯши соҳиб нарасад, ки пагоҳ ба бозор бурда мефурӯшад ё мекушад! Туро мефурӯшад

аз доду войу миннатат ҳалос мешавад. Ман ду рӯз пеш суҳбати ӯро бо ҳамсараш шунидам. Ҳавас меҳӯрд, ки USAID дар 12 ноҳияи вилояти Хатлон ба хонаводаҳо барои таъмини амнияти озукаворӣ ва устуворӣ ба оқибатҳои болоравии нархи ғизо мурғҳои ройгон тақсим кардааст. Тавассути ин иқдом аллакай 14 хонавода дар ноҳияи Абдурахмони Чомӣ дар маҷмӯъ 280 мурғ (20 адад барои 1 хонавода) гирифтаанд. Ба ҳисоби миёна, ҳар як хоҷагӣ дар як рӯз 16 дона тухм гирифта, оилаҳои худро бо хӯроки серғизо таъмин карда ва даромади худро низ боло мебардаанд. Ба фикрам, барои Салимбой ин иқдом чораи алтернативӣ шудагист...

МОКИЁН: Кут-кут-кут, Салимбойат хестааст, ки хоб аст. Як ману туро бо дон таъмин карда наметавонаду аз уҳдаи нигоҳубини 20 мурғи USAID мебарояд! Ин як. Дигар ин ки, медонам ҳамон мурғҳои ниммурдаву тоҷояшон қачи тақдиршударо. Як бор санҷида бароянд, инкубаторӣ будани ҳамааш маълум мешавад. Мурғҳои инкубаторӣ барои мардум тухме мекунам, ки хӯрда, ҳузур бинанд? Хуб зӯр зананд, мисли ҳамин тухмҳои бенуре бор меоранд, ки имрӯзҳо нархи як донааш ба 1 сомонику 80 дирам расидааст. Агар мисли ман картошкаву сабзӣро себ хӯранд, шояд ҳамааш тухмхое оранд, ки мардум “тухми хурӯс” меғӯянд. Аммо ҳамин тухмҳои хурдак ҳам қиммат шудаанд - 1 сомонику 50 дирам! Барои ҳамин, бахонаҳои зуқомӣ мурғ ва сабабҳои куштани кир сохтани онҳоро аз сар дур намуда, пайи шикамашонро сер кардан шудан лозим. Меғӯянд ку, “шиками сер, қуввати кор”. Агар шиками ман сер шавад, чун пештара, бе нозуқ ҳар рӯз тухм меораму нарх поин меравад. Ту сер шавӣ, аз қаҳрат мефарой, “кут-кут”-ро мепаптоиву мисли пеш фарёд мезанӣ. Чӣ хел буд садо? Як бор фарёд зан ку!

ХУРӮС: Ёу-ёу-ёу-ёу! Ёу-ёу-ёу-ёу...

Садои гӯшхароши занги соат бедорам кард. Донистам, ки то ин вақт хоб будам. Аз ҳоби дидаи печида хайрон шудам. Чӣ таъбир дошта бошад он?

Фазлиддин АСОЗОДА

ВОКУНИШ-622 АЗ ИСТЕҲСОЛИ БАРЗИЁД ТО МИЁНАРВҲО

*Посухи Вазорати кишоварзӣ дар
ростии болоравии нархи тухм*

Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақолаи “Нархи тухм боло меравад, аммо масъулин ба замин менигаранд!”-ро, ки дар ҳафтаномаи “Тоҷикиситон” аз 03.11.2022 нашр шудааст, мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дод.

Бояд таваққуф дод, ки аз рӯи маълумоти Корхонаи воҳиди давлатии “Саноати парандапарварии Тоҷикистон”-и Вазорати кишоварзӣ ба ҳолати 1-уми ноябри соли 2022 дар Ҷумҳурии 215 адад корхонаҳои парандапарварӣ мавҷуд аст, ки аз онҳо 102 адад дар самти истеҳсоли тухм, 99 адад истеҳсоли гӯшт, 8 адад истеҳсоли гӯшту тухм ва 6 адад истеҳсоли тухми инкубатсионӣ ва ҷуҷаи якрӯза фаъолият доранд.

Айни замон корхонаҳои парандапарварӣ бевосита дар тобеияти Вазорати кишоварзӣ қарор надошта, танҳо КВД “Саноати парандапарварии Тоҷикистон”-и вазорат бо ин корхонаҳо шартномаи ҳамкорӣ дорад.

Тибқи маълумоти омӯри ба ҳолати 1-уми ноябри соли 2022 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ Ҷумҳурии 995,8 млн дона тухм истеҳсол карда шудааст, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 162,2 млн дона (19,5%) зиёд мебошад.

Истеҳсоли гӯшти паранда бошад, дар ин давра дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 38,7 ҳазор тонна расонида шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар маҷмӯъ 4 ҳазор тонна ё 11,8 фоиз зиёд гардидааст.

Мавриди зикр аст, ки дар семаҳои якуми соли қорӣ бо назардошти зиёд гардидани истеҳсоли тухм ва паст будани нархи фурӯши он дар асоси муносибати чандинкратии қорҳои парандапарварӣ ҷиҳати дастгирии онҳо барои содироти тухм ба хориҷи кишвар розигӣ дода шуд. Мутобиқи маълумоти Кумитаи беҳатарии озукавории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1-уми июли соли қорӣ ба хориҷи кишвар 943 тонна (16,0 млн дона) тухм содирот карда шуда, айни замон бо мақсади таъмини бозорҳои дохилии Ҷумҳурии ба хориҷи кишвар содироти тухм дида намешавад.

Айни замон нархи фурӯши яклухти тухм дар корхонаҳои парандапарварии вилояти Хат-

лон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии, аз ҷумла корхонаи парандапарварии “Мурғи Саман”-и шаҳри Кӯлоб, “Мурғи Порсиён”-и Леваканд, “Мурғи Хурӯсон”-и Хурӯсон, “Мурғи Ҳамадон”-и Ҳамадонӣ, “Пачрӯд”-и Панҷ, “Мурғи Хилол”-и Файзобод, Хисор аз 1,15 то 1,20 сомонику дар корхонаҳои парандапарварии вилояти Суғд, аз он “Парандапарвар-2017”, “Ҷуҷаи Заррин”, “Парандапарварии Хучанд” ва “Ваҳидов А”-и ноҳияи Б. Ғафуров, “Амири Хучандӣ”-и Ҷаббор Расулов, “Парандапарварии Мастҷох” ва “Афранг”-и Мастҷох, “Ҳочи Рауф”-и Деваштиҷ ва “Симурғ”-и Истаравшан аз 1,10 то 1,20 сомонику ташкил медиҳад.


Бояд зикр кард, ки баланд гардидани нархи молу маҳсулот, аз ҷумла тухм дар бозорҳои Ҷумҳурии аз зиёд шудани ҳаророти истеҳсоли вобастагии зиҷ дорад. Барои таъминоти корхонаҳои парандапарварӣ ашёи хом, аз ҷумла гандум, кунҷораи лӯбиё, орди гӯшту устухон, иловаҳои минералӣ ва дигар маводҳо барои истеҳсоли хӯроки омехта, дорувории пешгирикунандаи зидди бемориҳои сироятӣ аз хориҷи кишвар ворид гардида, арзиши хӯроки паранда (ба истиснои ҳамлу нақл) нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз 2 то 20 фоиз боло рафтааст, ки ба арзиши аслии тухм таъсири худро расонида истодааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки савдои тухми паранда дар бозорҳои шаҳри Душанбе бинабар сабаби аз шаҳру ноҳияҳои гуногун дастрас шудан ба арзиши нархи фурӯши он таъсир мерасонад. Тавре аз натиҷаи мушоҳидаҳо бармеояд, бо назардошти аз якҷанд даст гузаштан (миёнаравҳо) то нуктаҳои фурӯш нархи 1 дона тухм 40-45 фоиз афзоиш меёбад.

Дар баробари ин, Вазорати кишоварзӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорон ҷиҳати афзун намудани истеҳсоли тухму гӯшти паранда баҳри фаровонии бозори истеҳмоли тамоми тадбирҳои судмандро андешида истодааст.

М. Б. МИРЗОЗОДА,
муовини якуми вазири
кишоварзии ҶТ

СИЛОҲИ ШАЙТОНӢ

Дуруғнависӣ чӣ тавр Шӯравиро барҳам зад?

Баҳисобгириро дар “Луғати русӣ-тоҷикӣ” (Москва, с. 1985) ба русӣ статистика гуфтаанд. Маънои статистика беҳарака-тист, яъне ҳолати фалаҷ. Ин маъно дар таркиби статисти-ка низ боқӣ монда, ба фалаҷи фикрии ҷомеа сабабгори асо-сӣ будааст.

Оморро болшевикҳо дар тарғиботи худ ба дуруғ он қадар олуанд, ки баъди сӣ соли истиқлол ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ наметавонанд тоза кунанд. Масалан бигирем, чаро баъзе таърихшиносони Ёзбекистон ҳатто дар китобҳои дарсӣ аз мавҷудияти халқи тоҷик дар ин сарзамин суҳан қардан намеҳоянд? Зеро онҳо нӣ ба як винтики мошини дуруғ табиӣ ёфтаанд.

То соли 1917 ба ғайри қаламрави Бухоро ин марз тобеи Россияи подшоҳӣ буд. Дар ин марз то ин сана се бор барӯйхатгирии аҳоли гузаронида шуда, натиҷаҳои он нашр шудаанд, аз ҷониби донишмандони рус дар қорҳои илмӣ истифода гардидаанд. Яке аз ҷуни олимони - И. И. Зарубин соли 1920 дар Ленинград китоберо бо унвони “Население Самаркандской области” нашр кардааст. Дар маълумоти

саршумории соли 1916 миқдори тоҷикон дар шаҳри Самарканд 59 ҳазору 901 кас, ўзбекҳо 819 кас, яҳудиҳои таҳҷой, яъне тоҷикзабон 11 ҳазору 578 кас, форсҳо (он вақт шиҳои форсизабонро ҷуни меномиданд) 515 нафар, афғонҳо 186 кас, эронӣҳо (ки аксар туркизабонанд) 5 ҳазору 807 нафар, русҳо 13,5 ҳазор кас гуфта шудааст.

Баъд ин донишманд навиштааст, ки дар маълумотиҳои барӯйхатгирии аҳолии замони шӯравӣ дуруғнависӣ он қадар аз ҳад гузашт, ки рӯи миқдори тоҷикони Самаркандро панҷ ҳазор маротиба кам қарда нашр намудаанд.

Магар дар статистика имрӯз дуруғнависӣ барҳам хӯрдааст?

Бигирем, соҳаи статисти-каи бемории диабет қандро. Барои табобату пешгирии он давлат аз рӯи маълумоти омӯрӣ маблағ ҷудо мекунад. Миқдори беморон даҳ ғоизи аҳоли, аммо донишмандон меғӯянд, ки қариб чил ғоизи одамони дучори ин беморӣ ба духтур муроҷиат накардаанд ва агар ташҳиси дурустро роҳандозӣ кунанд, 50 ғоиз аст!

Дуруғнависӣ оқибат сохти шӯравиро дучори ҳалоқат қард! Акнун як лағифа:


Худо ба бихишт даромада, мебинад, ки шайтон дар сояи дарахте хурроқ қашада хобидааст.

- Ҳой шайтони лағин! Магар ман туро ба замин бадағға накарда будам?,- меғӯяд Худо.

- Он ҷо он қадар дуруғнависӣ авҷ гирифт, ки ба будани ман ҳочақ намонд,- гуфтааст шайтон.

Адаш ИСТАД,
шаҳри Самарқанд

ВАРЗИШГОҲ БА ҶОИ ҲАҶ



Ҳамсоҷам меҳост, ки 12 нафарро бо нархи 384 000 сомонӣ аз ҳисоби ҳудаш ба Ҳаҷи умра барад. Чанд рӯз бо ӯ баҳс қардам ва ўро аз нияташ қардонидам. Инак, ӯ тасмим гирифт, ки дар маҳалла як майдони варзи-шии замонӣ бунёд кунад.

*Ҳам Масҷиду ҳам Қиблаву
ҳам Қабба баҳонаст,
Диққат бикунӣ, нури Худо
дар дили хонаст.*

*Дар Масҷиду дар Қабба ба
думболи ҷӣ ҳастӣ?
Аввал ту бубин, қалби
қасеро нашиқастӣ?
Ин ғуна ҷаро дар пайи
исботи Худоем?
Ҳамсоҷи мо ғушаву мо
сер бихобем?
Дар хилғати мо розу муаммои
Худо қист?
Инсон ҳудаи оинаи як Қабба
магар нест?*

Даврон АМИНӢ

ЯК ПЕШНИҲОД
БА ДИРЕКТОРИ
ТЕАТРИ БОХТАР

Майдони назди театри овозадори шаҳри Бохтар ба номи Ато Муҳаммадҷонов макони сайругашти сокинони шаҳр ва барғузории ҷашнвораҳои ҷамъомадҳои шаҳриву вилоятӣ аст.



Ҳар ғоҳ, ки ба ин майдон меоям, як қамбурии ҷидди ро мебинам. То ҳол дар ин майдон барои нишастан қурсӣ ё ҳарак сохта нашудааст. Онҳое, ки ба тамошои намоишҳои театр меоянд ё қаме дар ин майдон сайругашт қардан меҳоянд, ҷойи нишастан намеёбанд.

Солҳо директори ин театр ҳунарманди номвар Аловиддин Абдуллоев буданд. Ҳоло шоғирди эшон - ҷавони болаёқат Отаҳон Саидов ин вағифаи масъулро ба дӯш дорад. Пешниҳод мекунам, ки ин қамбурии қўчақро барқараф қунад ва дар атрофи майдон қурсҳои замонӣ бисозад...

Асадуллои САЪДУЛЛО,
шаҳри Бохтар

СИПОС БА
АБДУҚОДИРИ
АБДУҚАҲҲОР

Муҳтарам Абдуқодири Абдуқаҳҳор, муроҷиати шуморо ба ҷавонони миллат аз ҳафтаномаи “Тоҷикистон” №45 (1504) аз 9.11. 2022 хондам.

То имрӯз аз шинохтатарин намоёндоғони дин ҷуни маслиҳат, дарҳост, дағват ва муроҷиати муносибро нашундаву нахонда будам. Онро ин ҷо намеорам. Боварӣ дорам, ки ҳаводорони “Тоҷикистон” онро хондаанд. Обрӯманд ва сарбаланд бошед, рағифи муҳтарам ва донишманд Абдуқодири Абдуқаҳҳор! Қаламатон бурро бод!

Қ. МАҶНУНОВ,
ноҳияи Ш. Шоҳин

«ЧЕРЕЗ»

*Тамоҷоле, ки ба обрӯи
миллати тоҷик
латма мезанад*



Афсӯс, ки “через” ба обрӯи миллати тоҷик латма мезанад. Ва ин то ҷое нағаронқунада мебошад. Баъзе манғифатдорон сағсата хонда, беморхонаҳои давлатиро интиқод менамуданд, ки оқибат боиси зуд-зуд рағтани табибон ба ҳориҷшуду марказҳои тиббии шаҳсӣ пайдо шуданд. Ва бо ҳар роҳ бозори ин марказҳои тиббии шаҳсӣ шуҳрат пайдо намуд.

Инак, банда ҷаҳор соат ме-шавад, ки дар қари як беморхонаи шаҳсӣ дар нағбат истодаму ҳеҷ намешавад, ки табиби муҳтарамро бинем. Аз рӯи қоғаз 4 нағар сағти ном қардаанду 3 нағари диғар мисли мо бори аввал имрӯз нағ омадаанд. Аммо ин ҷаҳор нағар надаромада, анқариб 20 нағар даромад, бо роҳи ҳамон “через”. Одамони бо банда буда ҳама аз навоҳии дур ва ҳамин “через”-ро намеғаҳ-манду лом нағуфта, истодаанд...

Акнун ин марказҳои тиббии ҳусуӣ яғон табиби нағ аз ҳориҷ наовардаанд, ба ҷуз бемористони Ибни Сино, ки ман дар он ҷо нестам, балки ҳамин табибони дар дармонгоҳҳои давлатӣ қор меқарда бо нағбат омада ин ҷо қор меқунаанд.

Пас ҷаро ин табибон ҳамин тағрибаву донишашонро дар

беморхонаҳои давлатӣ ба қор намебаранд?

Магар ҳамин худ ҳиёнат нест? Бигзарем, банда зидди тоҷи-рон ва соҳибқорон нестам, би-ғзор сағашон ағзун шавад, лек масъалаи тандурустӣ бояд қурра давлатӣ бошад.

Ҳамин ду-се зансурағони қоррусионер, ки ба табибон “через” меқунаанд, бояд барои садсолаҳо ба зиндон нишинанд.

Табибоне, ки дар муас-сисаҳои тиббии давлатӣ қор қарда, боз дар баробари он бо марказҳои тиббии шаҳсӣ ҳама-қорӣ менамоёнд, бигзор барои ҳамашағӣ аз фағолияти тиббӣ дар марказҳои давлатӣ маҳрум қарда шаванд.

Суол пайдо мешавад, ки ҷаро дар беморхонаи давлатӣ пушти уғоқи ин табибон мардум на-ғбат намеистанду дар марказҳои ҳусуӣ пушти дарашон одамаҳ қатор?

Ҳамон табиб, ҳамон тағсия ва ҳамон табобат...

Вале боз ҳама маркетинг қори ҳудағро қардааст...

Ман меғаҳмама, ки барои инро нағиштан қасе раҳмат на-меғӯяд ва шоғд қисме нороҳат шаванд, вале қарзи виғдонии ҳешро иғро намудам.

Муҳаммад САИДОВ

МАСТ Ё БЕМОР

Ё ҷаро бағдумону бетарағ шудаем?

Аз қўчаи 8-уми март убуру меқардам. Марди тақрибан 75-сола дар замин хобида, бо овози гириғолуд қумақ меҳост, вале қасе ба ӯ ниғоҳ намеқард.

Даҳҳо нағар аз қанорағ гу-зашта, ўро маст ғумон қарда, ё умуман диққат намеғоданд, ё бо нағрат мениғаристанд.

Ҷун ҳолати мардро дидам, бо қумақи волонтеғи ғуруҳи ҳай-риявии “Дунёи умед” Муҳаб-бат Раҳимбердиева ва духтурони ҳайрроҳ Фарруҳ Абдуллоев ва Ҳасанбой Қалонов ба ӯ қумақи аввалини тиббӣ расонидем.

Мағлум гардид, ки марди қуҳан-сол аз баланд шудани фишори хун дар қанори роҳ ағтодааст. Фишори ӯ 200/100 шудааст.

Худо меғонад, агар қўшиши шаҳсони номбурда намебуд, ҷӣ ходиса руҳ меғод!

Мо қучо меғавем? Қучо шуд раҳми инсонӣ? Қучо шуд яқди-ғарғаҳмӣ ва дағти қумақ дароз қардан ба ҳамдиғар? Ҳамаи мо рӯзе ба ин ҳол расиданамамон мумкин. Бинобар ин, қағдом ҳолате набошад (маст ё бемор), бояд ба ҳамдиғар қумақ қунем...

Умед ХИДИРОВ



БА ТАВАҶҶУҲИ РАИСИ “БАРҚИ ТОҶИК” МУҲАММАДУМАР АСОЗОДА

ЛИМИТИ БАРҚ

Ба доди мардуми бечора кӣ мерасад?

Чанд рӯз қабл дугонаам маро ба туйи арӯсиаш ба шаҳри Панҷакент хабар кард. Сардии ҳаворо нигоҳ накарда, ба роҳ баромадам, зеро “элак баҳона, дидор ғанимат” гуфтагӣ барин, ба баҳонаи тӯй шаҳри Панҷакентро тамошо ва мақбараи устод Рӯдакиву Мазори Шарифро зиёрат кардан хостам, вале афсӯс...

Роҳи тӯлонии ағбаро дар ин рӯзҳои сарду пурбарф бо азоб мегузаштем. Ҳар замон занги телефони ҳамраҳам садо медоду соҳибхона ба кучо расиданамонро пурсон мешуд. Вакте аз деҳаи Рукнобод мегузаштем, аллакай торик шуда буд. Билоҳира, ба деҳаи Кулолии ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ расидем. Дурии роҳ хеле кӯфтаамон карда буд. Соҳибхона моро пешвоз гирифтӣ ҳар замон ба ҳамроҳонаш гӯшрас мекард: “Зуд меҳмонхоро ҷой кунед, ки барқ хомӯш мешавад. Ҳӯрокро биёред, ки то светмӯрӣ 20 дақиқаи дигар монд...”

- Ҳоло зимистон надаромада, ҷаро барқ хомӯш мешавад?,- пурсидам аз соҳибхона.

- Э напурс, ҳамагӣ ду соат барқ дорему халос,- гуфт ӯ бо хуни ҷигар.

Ман ин ҳолати ўро дарк мекунам, зеро дар бебарқӣ тӯй кардан хеле душвор аст.

Воқеан, вақти хӯрокхӯрӣ барқ хомӯш шуд. Ману ҳамроҳони душанбегӣ ҷароғи телефонҳоямонро равшан кардем.

- Ҷароғи телефонатонро ку-



шед, заряди телефонатон тамош шавад, ҷӣ кор мекунад?,- гуфт нафар, ки шамъхоро равшан мекард.

Бебарқӣ ҳам монеи меҳмоннавозии мардуми деҳот нашуд. Дар равшании шамъҳо хӯрок хӯрда, суҳбат оростем. Баъдан, моро ба хонаи хоб роҳнамоӣ карданд. Соҳибхонаи бечора ҳар лаҳза хезуми ангишт оварда, бухори метафсонд.

Ҳамин лаҳза писарбачае аз утоқи дигар берун омаду ба модараш гуфт:

- Оча, шамъ сӯхта тамош шуд. Шамъи нав гирон кунед, дарсхоямро ҳоло пурра тайёр накардаам...

- Номат чист?,- пурсидам аз он писарак, ки такрибан 10-сола буд.

- Номам Дилшод.

- Аз набудани барқ азоб мекашед-а?,- боз савол додам.

- Ха. Дар як шабонарӯз 2 соат барқ медиҳанду халос. Ман ҷӣ хел дарсхоямро тайёр мекунам, охир пагоҳ дарс, муаллима боз ҷанг мекунад...

Пас аз лаҳзае ба ҳавои тоза баромада, азоби занҳои деҳотро бештар дидам. Бечораҳо дар равшании оташдон дар деги калоне об монда, дар торикӣ табаку косаи маъракро мешустанд.

Ростӣ, аз он ки ба тӯй омадам, шармам омад. Хаёл мекардам, ки дар ин бебарқӣ ин ҳама мардумро дар азоб мондам.

Мушкили бебарқӣ дар дигар деҳаҳои Панҷакент, ки меҳмон шудем, мардумро дар азоб мондааст. Барои мисол, вақте дар деҳаи Марғедак будам, бо як нафар муаллимаи забони русӣ ҳамсуҳбат шудам.

- Бечора мардуми мо пур-

токат хастанд. Дар хона ку як бало мекунем, вале як маротиба ба мактаб омада ахволи кӯдаконро бинед, ки дар ин сардии ҳаво ҷӣ ҳол доранд...

Зани дигар, ки Дилангез ном дорад, суҳбати муаллима-ро идома дод:

- 4 фарзанди хурдсол дорам. Шавҳарам дар муҳочирати меҳнатӣ. Бебарқӣ моро хеле нороҳат мекунад. Пули шавҳари бечораам ба харидани ангишти хезум сарф мешавад. Ҳозир ангишт ҳам қиммат шуд. Вале ба доди мо кӣ мерасад?

Воқеан, ба доди ин мардуми бечора кӣ мерасад?

Шояд роҳбарияти “Барқи тоҷик” мушкили набудани барқро дар саросари кишвар шарҳ медиҳад?

Уғулой ҚУТБИДДИНЗОДА,
“Тоҷикистон”

ДАР РУСИЯ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ МЕОМУЗАНД

- Фарзандони тоҷикони муқими Тотористон ба омӯзиши алифбои забони тоҷикӣ шуруъ карданд, - хабар медиҳад Шӯрои ҷамъиятии назди Ҳукумати ҶТ.

Нахустин дарси забони тоҷикӣ дар Хонаи дӯстии халқҳо бо ибтиқори Ҷамъияти тоҷикони Тотористон доир гардидааст.

Хонандагони мактаби якшанбегӣ фарзандони тоҷикони муқим ва муҳочирони шаҳри Қазон мебошанд, ки аксари онҳо дар мактабҳои миёнаи русӣ дар синфҳои ибтидоӣ таҳсил мекунад.

Дар доираи ин дарс ба хонандагон дар бораи Тоҷикистон, рамзҳои давлатӣ ва алифбои забони тоҷикӣ маълумот пешниҳод мешавад.



Акнун фарзандони тоҷикони муқим ва муҳочирони шаҳри Қазон имкон доранд, ки рӯзҳои якшанбе соати 16:00 дар Хонаи дӯстии халқҳо забони тоҷикӣ омӯзанд.

БОЗ ЯК ТОҶИКИ ҚУРБОНӢ ДАР УКРАИНА

Аз зери харобаҳои шаҳри Мариуполи Украина, ки аз ҷониби неруҳои Русия ғасб шудааст, ҷасади як шаҳрванди Тоҷикистонро ёфтаанд.

Пайвандонаш меғоянд, ки Шамсиддин Чалилови 42-сола дар Мариупол мезист, аммо баъди даромадани неруҳои Русия ба шаҳр дигар тамос надошт. Бародари ӯ Ҳомид Чалилов барои овардани ҷасад ба Мариупол рафтааст.

Маълум нест, ки ин мард дар натиҷаи ҳамлаи неруҳои Русия кушта шудааст ва ё хангоми хароб шудани биное, ки дар он мезист.

Мариупол аз 20-уми майи имсол аз ҷониби Русия тасарруф шуд.

НИМ ШӢХИВУ НИМ ҶИДДӢ

«БАРҚИ ТОҶИК»

Ширкате, ки Вазорати маориф ва илмро ноком кард

- Ман ширкати нав мекушоям. Ширкате, ки тамоми нанотики Тоҷикистонро бо технологияи муосир таъмин мекунад. Тамоми таҷҳизоте, ки мавриди истифода қарор мегиранд, қомилан нав хоҳанд буд. Дар ин ширкат ҳама ҷиз рақамӣ карда мешавад ва тамоми амалиётҳо бо компютер анҷом меёбанд,- гуфтам ба Фазлиддин Асозода.

Фазлиддин накли маро бодиккат гӯш карда, гуфт:

- Нақшаҳои бисёр оӣ, устод, вале истед, ки шумо дар ташкили ширкат ва татбиқи барномаи худ аз “Барқи тоҷик” ягон қафолат гирифтед ё не?

- Ҷаро ман аз “Барқи тоҷик” бояд қафолат гирам?,- хайрон шуда пурсидам.

Гуфт:

- Агар қафолати “Барқи тоҷик”-ро нагиред, шумо низ ҷун Вазорати маориф ва илм ноком хоҳед шуд.

- “Барқи тоҷик” Вазорати маориф ва илмро ҷӣ гуна ноком кард?,- пурсидам бо ҳайрат.

- Вазорати маориф ва илм ҳам меҳост тамоми муассисаҳои таълимиро бо компютер таъмин намояд, онҳоро ба Интернет пайваст кунад ва қулли хонандагонро ба омӯзиши компютер фаро гирад, вале натавонист, ҷунки аз “Барқи тоҷик” қафолат нагирифта буд.

- Ҷӣ хел вазорат муваффақ нашуд? То он ҷое аз маълумоти расмӣ медонем, 2 барномаи 5-солаи компютерикунонии мактабҳои шаҳр деҳот то 65-70 фоиз иҷро шуд. Магар ин муваффақият нест?

- Дар барномаи компютерикунонӣ вазорат то андозае муваффақ шуд, вале ҳеҷ яке аз он компютерхоро қор фармуда натавонист. Медонед барои ҷӣ?,- гуфт бо қунҷқовӣ.

- Барои ҷӣ?,- боз пурсидам, ҷизеро нафаҳмида.

- Барои он ки барои татбиқи он қафолати “Барқи тоҷик”-ро нагирифта буд. Акнун “Барқи тоҷик”, мисле ки қасд гирифта бошад, сахар вақти оғози дарсҳо барқро хомӯш мекунад. Бегоҳ, вақте дарсҳо ба итмом мерасанд, барқ медиҳад. Қу муаллим бе барқ компютери мактабро гиронад...,- гуфт бо афсӯс.

Сари бемӯямро хорида-хорида, гуфтам:

- Ман нав фаҳмидам, ки сабаби ин ҳама ноқомии вазорат

ва бесаводии хонандагон маҳз “Барқи тоҷик” будааст.

- Бале, агар “Барқи тоҷик” нахоҳад, ҳеҷ қас дар мактабҳо қор бо компютерро на дар як сол ва на дар 11 сол омӯхта наметавонад. На танҳо наметавонад, балки аз аввали моҳи октябр то моҳи апрел ҳатто компютерро гирон карда наметавонад.

- Ин тавр бошад, ман ҳам аввал бояд қафолати “Барқи тоҷик”-ро гираву баъд ба қор шуруъ намоям, то мисли Вазорати маориф ва илм ноком нашавам,- гуфта, муваққатан, то ба итмом расидани барқкушиҳо, аз қушодани ширкати нав даст кашидам.

Ҳолиқи МУҲАММАДНАЗАР



ҚАЗОҚИСТОН:

ИНТИХОБОТ БО ИМКОНИЯТҲОИ БАРОБАР

Комиссияи марказии интихоботи Қазоқистон натиҷаҳои интихоботро эълон кард, ки тибқи он Қосим-Жомарт Тоқаев бо 81,31 дарсади овозҳо Президенти Чумҳурии Қазоқистон интихоб гардид.

ЭЪЛНИ НАТИЧАХО

Комиссияи марказии интихоботи Қазокистон (КМИ) ҷунин натиҷаҳои интихоботи президенти Ҷамоҳири Тоҷикистон эълон кард:

Қосим-Жомарт Токаев - 81,31% (6 456 392 нафар);

**Жигули Дайрабаев -
3,42 % (271 641 нафар);**

**Каракат Абден -
2,60% (206 206 нафар);**

**Мейрам Кажикен -
2,53% (200 907 нафар);**

**Нурлан Ауесбаев -
2,22 % (176 116 нафар);**

**Салтанат Турсинбекова -
2,12% (168 731 нафар);**

Сутуни «Муқобили ҳама» - 5,8% (460 484 нафар).

- Иҷозат диҳед натиҷаҳои интиҳоботи президенти мамлакатро эълон намоям. Мутобики рӯйхатҳои муайяншудаи интиҳобкунандагон, шумораи умумии шахрвандони Қазокистон 11 953 465 нафарро ташкил дод. 8 346 000 ё 69,44 фоиз бюллетен гирифтаанд. Дар рӯзи овоздиҳӣ раванди интиҳоботро беш аз 11 ҳазор нафар шахсони боэътимоди номзадҳо ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Қазокистон, 641 нафар аз давлатҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ, 15,5 ҳазор нафар аз хизбҳои сиёсӣ ва беш аз 30 ҳазор нафар аз иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мушоҳида намуданд, - ҳабар дод раиси КМИ Қазокистон Нурлан Абдиров зимни нишастии матбуотӣ.

Раиси Комиссияи марказии интиҳоботи Қазоқистон Н. Абдиров гуфт, ки маросими савгандёдкунии Қосим-Жомарт Токаев барои мухлати дувуми президентӣ рӯзи 26-уми ноябр сурат мегирад.

ХОҲИШИ ИНТИХОБОТИ ОДИЛОНА

Маъсулини маъракаи интихоботӣ бар ин назаранд, ки раванди пешбарии номзадҳо ба макоми президенти Қазоқистон дақиқ ва шаффоф сурат гирифтааст. Ҳама номзадҳо бояд имзои дастикам 1 дарсади интихобкунандагони сабиномшуда дар Қазоқистон, тақрибан 118 000 нафарро ба даст оранд. Албатта, муҳим он аст, ки интихобот озо-

ду одилона бошад. Ин нукта рӯзи 15-уми ноябр зимни брифинги муштаракӣ Вазорати корҳои хориҷӣ ва Комиссияи марказии интиҳоботи Қазоқистон барои намояндагони корпусҳои дипломатии хориҷӣ зикр гардид.

Иттилоъ дода шуд, ки дар интиҳобот иштироки 641 нозирӣ байналмилалӣ дар назар дошта шуда, аз ин шумора 532 нозир аз 10 ташкилоти байналмилалӣ ва 109 нозир аз 35 давлати ҷаҳон мебошанд. Ҳамзамон, намоёндагони воситаҳои ахбори омма аз 38 давлати ҷаҳон баҳри инъикоси раванди интиҳобот ҷаъбат шудаанд.



Дар навба-
ти худ, ха-
мохангсози АБ
ИДМ Дилрабо
Мансурӣ зикр
намуд: “Имрӯз
назорат аз
субҳ оғоз шуд.

Хамаи мо шохиди
ифтитохи хавзаҳои инти-



тии Остона ва вилояти Оқмола
кор карда, қабл аз кушодани
қуттиҳои интиҳоботӣ дар муҳр
задани қуттиҳои раъй ҳузур до-
штаранд", - гуфт Чжан Мин.

НАЗАРИ НОЗИРОН

Зимнан, нозирон низ шаҳодат доданд, ки тамоми расмиёти зарурӣ пурра иҷро шуда, овоздихӣ сари вақт анҷом ёфтааст. Нозирони кишварҳои хориҷӣ баргузориҳои интихоботи пеш аз муҳлати президенти Ҷумҳурии Қазоқистонро хуб арзёбӣ карданд.

- Мо хеле хушхолом, ки имрӯз ба хайси нозир дар интиҳоботи Президенти Ҷумҳурии Қазокистон иштирок мекунем. Мо ба чанд хавзаи интиҳоботӣ рафтем ва гуфтан мумкин аст, ки ҳама кор ба таври бехтарин ташкил карда шудааст. Ин интиҳобот барои Қазокистон аҳамияти бузург дорад. Мо дидем, ки шумораи зиёди интиҳобкунандагон дар интиҳобот иштирок доштанд. Ин нишон медиҳад, ки то чӣ андоза пуштибонии қавии овоздиҳандагон аз равандроӣ чорӣ дар Қазокистон вучуд дорад, - изҳор дошт ноиби раиси Сабор (парламент)-и Хорватия Даворко Видович дар як нишаст матбуотӣ.

Раиси кумитаи иқтисодии
Сейми Литва Казис Старкя-
вичюс бошад, ба ислоҳот дар
Қазоқистон баҳои баланд дод.
Ба гуфтаи ӯ, нозирон дар чара-
ёни овоздиҳӣ ягон қонуншика-
ниро сабт накардаанд.

Умуман, нозирон чунин назар доранд, ки интиҳобот дар доираи қонун баргузор шуда, ба ҳамаи номзадҳо ба мақоми президентӣ имкониятҳои баробар дода шудааст.



Эрач ҚУРБОНОВ,
Душанбе - Остона - Душанбе

НОЗИРИИ АССАМБЛЕЯИ БАЙНИПАРЛУМОНИИ ИДМ

Гурухи нозирони байналмилалӣ аз Ассамблеяи байнипарлумонии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил чараёни раъйдихӣ дар Қазоқистон ва ҳамчунин дар китъаҳои интиҳоботии хориҷиро, ки дар 13 кишвари ҷаҳон фаъолият доштанд, назорат намуданд.

Ҳамоҳангсози гуруҳ - муовини раиси Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, Дабири кулли Шӯрои АБ ИДМ Дмитрий Кобитский ва намоёндаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтовар Сафарзода дар қароргоҳи Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ аз ҳавзаи интихоботии №111, воқеъ дар Китобхонаи миллии академии пойтахти Қазокистон дидан карданд. Онҳо дар маросими ифтитоҳи участкаи интихоботӣ, муҳр задани қуттиҳои интихоботӣ ва оғози овоздиҳӣ хӯзӯр доштанд.



Д а б и -
ри кулли
Шӯрои АБ
ИДМ Дми-
трий Коби-
тский гуфт, ки
“дар ҳавзаҳои
интиҳоботӣ мо
дидем, ки қорҳои
омодагӣ сифатнок ба роҳ

хоботи шудем. Қисме аз гуруҳи корию мо дар самтҳои мухталиф фаъолият доштанд. Бархе дар Остона қарор гирифтанд, қисме аз гуруҳ рафти овоздихиро дар минтақаҳои кишвари Қазокистон назорат қарданд. Барои мушароит муҳайё буд, то бо фаъолияти ҳавзаҳои интиҳоботи шинос шавем ва бубинем, ки овоздихӣ чӣ гуна қараён дорад. Бо дигар нозирон робита доштем ва шохиди руҳияи хуби шахрвандони овоздиханда гардидем. Асосан, гуруҳи мо бо даъвати вазири қорҳои қоричии Қазокистон ба Остона омад. Вазиғаи гуруҳи мо - ҳамчун Гуруҳи нозирон аз Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ аз мониторинги омодагии ва гузаронидани интиҳоботи ғайринавбатии президенти Чумҳурии Қазокистон иборат буд. Ба ҳайати гуруҳамон 67 нозири байналмилалӣ ворид гардиданд, ки миёни онҳо сенаторҳо, вакилон, намоёндагони мақомоти олиӣ қонунгузории Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ, қоршиносони Институти байналмилалӣи мониторинги рушди демократия, парламентаризм ва риоии ҳуқуқҳои интиҳобқунанда, шахрвандон, давлатҳои иштирокчиӣ Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ буданд. Дар Остона дар асоси стандартҳои байналмилалӣи назорат мо бо намоёндагони ҳарду палатаи парламенти Қирғизистон, Комиссияи марказии интиҳобо-

ти Қазокистон, Вазорати корҳои
хориҷии Қазокистон, инчунин
бо номзадҳо ва намоёндагони
штабҳои номзадҳо ба президентӣ
воҳӯриҳо анҷом додем”.

НАҚШИ НАЗАРРАСИ НОЗИРИИ СҲШ

Бояд гуфт, ки нақши нозирии Созмони ҳамкорихои Шанхай (СХШ) низ дар интиҳобот назаррас буд. “Интиҳобкунандагон дар интиҳоботи президенти Қазоқистон ғаёлонокии баланд нишон доданд ва овоздиҳӣ хуб гузашт”, - гуфт Дабирӣ кулли СХШ Чжан Мин дар брифинги рӯзи 21-уми ноябр.

"Дар ҳамаи ҳавзаҳои интиҳоботи тамоми шароит барои овоздиҳӣ ва мушоҳидаҳо фароҳам оварда шуда буд. Бояд гуфт, ки ҳам барои шаҳрвандони оддӣ ва ҳам барои афроди дорои қобилиятҳои маҳдуд шароит фароҳам оварда шуда буд. Барои мушоҳида монеае вучуд надошт",- афзуд ӯ.

Ба гуфтаи Чжан Мин, “дар рӯзи интихобот ҳеҷ шиқорӣ ё эроде набуд”. Вай ҳамчунин гуфт, ки ҳаёти СХШ даъвати нозиронро ҳамчун хоҳиши Қазоқистон барои баргузориҳои интихоботи ошкоро ва демократӣ баҳо медиҳад.

"Дар маҷмӯъ, 18 нозири СХШ
вориди Қазоқистон шуданд.
Онҳо дар 22 хавзаи интиҳобо-

ОМУЗГОРЕ, КИ ТАКСИРОН ШУД

аз муносибати нозирон то бархӯрди мизоҷон

Раъно Бобомуродова аз рӯи ихтисос омӯзгори фанни забони русӣ аст, вале феълан таксӣ меронад. Чаро ӯ касби муаллимиро тарк карда, рӯ ба мусофиркашонӣ овард? Сарнавишти ӯро мутолиа намоед...

ОМУЗГОР БУДАН МУШКИЛ АСТ!

Раъно Бобомуродова риштаи омӯзгори забон ва адабиёти руси Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айниро хатм кардааст. Чанд муддат дар мактабҳои №12 ва №60-и пойтахт ба омӯзгорӣ машғул шуда, баъдан, тарки ин пеша менамояд. Ӯ мегӯяд, ки “имрӯз дар мактаб кор кардан бисёр мушкул аст. Кӯдакону хонандагони имрӯза бисёр шӯҳ ҳастанд, дарс наменхонанд. Ба ҳамин хотир, тарки ин пеша кардам”.

Ӯ аз он нигаронӣ мекунад, ки волидони имрӯза масъулиятшинос нестанд, ба тарбия фарзанд машғул намешаванд: “Боре хонандаеро барои рафтори нодурусташ сарзаниш кардам. Баъдан падараш занг зада, маро “насихат” кард. Боз мегӯяд, ки “писари маро тарбия кунед”. Мебахшед, волидони азиз, кӯдак тарбияро аз оила мегирад. Мактаб ҳамон тарбияро такмил дода, таълим медиҳад. Омӯзгор пурра ба тарбия машғул шавад, таълимиро кӣ медиҳад?”.

Раъно Бобомуродова сабабҳои асосии тарки пешаи омӯзгорӣ карданаширо дар коҳиш ёфтани кадрӣ қимати омӯзго-



рон, волидони бемасъулият, ки фарзадони худро пурра ба дӯши омӯзгору мактаб вогузор мекунанд ва дар шӯҳ будани хонандагони имрӯза медонад.

БАҲСЕ, КИ РАЪНОРО РОНАНДА КАРД

Раъно Бобомуродова чӣ хел ба ронандагӣ рӯ оваданаширо чунин қисса кард: “Агар маоши мард ба рӯзгори оила нарасад, зан ҳам кӯшиш мекунад, ки коре ёбад ва ба марди хона кумак кунад. 15 сол қабл бо шавҳарам баҳс кардем. Ҳамон баҳс боис шуд, ки ман рафта ҳуҷҷатҳоямро ба курси ронандагӣ супорам. Чанде баъд соҳиби мошин ҳам шудем”.

Қаҳрамони мо аз роҳбарони ширкатҳое, ки дар онҳо кор кардааст, ситоиш кард. Ба қавли ӯ роҳбарони ширкатҳо

ҳар сахар пеш аз ба кор баромаданашон ба онҳо муомилаи хуб доштан бо муштариён ва риоя намудани қоидаҳои роҳу

ин кор. Онҳо маро ба кор қабул карданд. Мошини худам арзон буд. Онро фурӯхтаму аз ширкат як мошин гирифтаам. Ҳашт моҳ кор кардаму бо сабабҳои оилавӣ мошинро ба дигар кас додаам. Ҳоло бошад, дар ширкати “Як-таксӣ” кор мекунам ва мошинеро, ки бо он кор мекунам, бо дастгирии хешовандон харидам”, - мегӯяд қаҳрамони мо.

МУНОСИБАТИ НОЗИРОН ВА МУСОФИРОН

Раъно Бобомуродова аз муомилаи хуби нозирони роҳ гуфт, вале дар давоми суҳбат тасдиқ кард, ки ҳастанд нафароне, ки мегӯянд таксиронӣ кори зан нест: “Баъзеҳо ба мошин мешинанду мегӯянд, ки “зан чиву таксиронияш чӣ. Ин кори занона нест”. Онҳо зиндагии маро намендонанд. Аз кучо донанд,

ки ман худам бори зиндагиро пеш мебарам. Аз ҷое даромад набошад. Онҳо аз ҳаёти оилавии ман огоҳ нестанд, чизе хоҳанд, мегӯянд ва аз роҳ мезананд. Лекин фаҳр мекунам, ки дар кишвари мо ҳастанд заноне, ки кори мардонро интиҳоб карда, баробари мардон кор мекунанд”.

АЗ ТАРБИЯИ ШҶУРАВӢ ТО НАСЛИ ЗАМОНИ НАВ

Раъно Бобомуродова аз замони шӯравӣ ёд карда, мегӯяд, ки “мо тарбиятдидаи замони шӯравӣ ҳастем. Мо кӯдак будем, ҳама якҷо чамъ шуда, бозӣ мекардем. Як рӯз дар хонаи мо, рӯзи дигар дар хонаи дигаре чамъ шуда, дарс тайёр мекардему китоб меҳондем. Ҳоло чӣ? Ҳама дар даст телефон. Ҳатто роҳро нигоҳ намекунанд. Баъзеяшон ба мошин мешинанд, ҳатто салом намедиханд. Ман худам салом медиҳам. Баъзе калонсолон низ чунин шудаанд, хушашон нест, ки салом диҳанд”.

Ӯ нигарон аст, ки мардуми мо аз фарҳанги шарқӣна дур шудаанд, китоб намехонанд.

Қаҳрамони мо ба синни 50 қадам менамояд. Шавҳар ва писари ягонаашон вафот кардаанду ҳоло бо духтару наберааш якҷоя зиндагӣ мекунанд. Ӯ писаронро ба эҳтироми падару модар даъват карда, хоҳони он аст, ки насли имрӯзаи мо хонда босавод шаванд ва бо меҳнати ҳалол зиндагӣ кунанд.

Идибеки САИД
“Тоҷикистон”



ВИДЕОИ МАТЛАБИ
МАЗКУРРО ДАР
ЮТУБКАНАЛИ
PRESSA.TJ ТАМОШО
КУНЕД.

бехатариро таъкид менамоянд.

“Як сол пеш дар “Фейсбук” эълони ширкати “Олуҷа-таксӣ”-ро дидам, ки занонро ба кор қабул мекунанд. Чун ду сол бекор будам ва оилаамро худам таъмин мекунам, барои ҳамин ба ширкат рафтам. Ман худам шавқ доштам ба



ГУЛЧЕҲРА АЗ ШАҲРИ ХУЧАНД БО СЕ КҶДАКИ ХУРДСОЛ БА ДУШАНБЕ БАРОИ ТАШХИС ОМАДААСТ. ДУРИИ РОҶ, САРДИИ ҲАВО ВА СЕ КҶДАКАШ НЕ, БАЛКИ НАБУДАНИ ҲОҶАТХОНА ДАР РОҶ ВА ШАҲРИ ДУШАНБЕ БА Ӯ ДУШВОРИ ПЕШ ОВАРД...

САЙЁҲОН ЧАРО НОРОҶАТ МЕШАВАНД?

Гулчеҳра мегӯяд, ки дар ҷомеаи роҳи Хучанд - Душанбе, ба талабот ҷавобгӯ набошанд ҳам, чандин ҳоҷатхона мавҷуд аст, вале дар Варзобу Душанбе бо се кӯдак азоб қашидааст.

Мисли Гулчеҳра садҳо нафар мусофирон дар саросари Тоҷи-

ҲОҶАТХОНА

монеаи бузурги рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон

кистон аз набудани ҳоҷатхона азият мекашанд. Коршиносони масоили сайёҳӣ мегӯянд, ки яке аз мушкилоти асосии рушд накардани сайёҳӣ дар Тоҷикистон ҳоҷатхона аст.

“Тоҷикистон кишвари сайёҳист. Манотиқи гуногуни кишвари мо барои сайёҳон ҷолиб аст. Вале вақте аз Душанбе берун мешавед, аввалин чизе, ки набуданаши сайёҳонро нороҳат мекунад, ҳоҷатхона аст. Барои сайёҳоне, ки аз Аврупо меоянд, ҳоҷатхона бисёр муҳим аст. Онҳо дар ин масъала ҳассос ҳастанд. Борҳо шудааст, ки дар Искандаркӯл, Ҳафткӯл ва ё Дарвозу Мурғоб сайёҳон аз набудани ҳоҷатхона ба ширкатҳои сайёҳӣ ва роҳбаладон мушкилии эҷод кардаанд”, - мегӯяд Мансур, роҳбалади яке аз

ширкатҳои сайёҳӣ.

Воқеан, ин мушкили солҳост, ки дар ВАО бардошта мешавад, вале ҳалли худро наметаб. Чанде пеш мақомоти кишвар эълон карда буданд, ки дар роҳҳои асосӣ дар ҳар 50 км як ҳоҷатхона бунёд хоҳад шуд...

КАМБУДИИ БОҶҲОИ ПОЙТАҲТ

Набудани ҳоҷатхона дар боғҳои фарҳангии пойтахт низ сокиноронро нигарон кардааст. Дар боғҳои пойтахт, аз ҷумла боғи Садриддин Айни, Боғи Ираи пойтахт як ҳоҷатхона ба талабот ҷавобгӯ нест.

Набудани ҳоҷатхона дар аксари шаҳрҳои калони кишвар мушоҳида мешавад.

Ҳамин аст, ки дар чанд нуктаи шаҳри Душанбе ҳоҷат-

хонаҳои пулакӣ фаъолият мекунанд, ки аксари онҳо ба талабот ҷавобгӯ ҳам нестанд. Дар Тоҷикистон одатан ҳоҷатхона дар ҷойҳои серодам аст. Ҳоло дар шаҳри Душанбе ҳамагӣ 44 ҳоҷатхона мавҷуд аст, ки барои шаҳре қариб бо 1 миллион аҳоли ва меҳмонон ин хеле кам аст.

МУШКИЛИ ГЛОБАЛӢ!

21-уми ноябр дар ҷаҳон Рӯзи байналмилалӣ ҳоҷатхона аст. Зеро набудани ҳоҷатхона натавонанд мушкили Тоҷикистон, балки мушкили ҷаҳонӣ ҳам хаст. Тибқи иттилои мавҷуда, ҳар сол аз набудани ҳоҷатхона дар ҷаҳон 3,6 миллиард нафар, аз ҷумла 900 миллион нафар хонандаи мактаб азият мекашанд.

У. ҚУТБИДДИНЗОДА

Аҳтам Назаров:

МО БА БОЗӢ БО РУСИЯ ОМОДА БУДЕМ!

Рӯзи 17-уми ноябр дар пойтахти ҷумҳурии бозии дӯстона миёни дастаҳои мунтахаби Русия ва Тоҷикистон баргузор шуд. Ин дидор аввалин бозии Русия ва Тоҷикистон дар таърих буд. Бо вучуди кушода нашудани ҳисоб, коршиносон бар ин назаранд, ки тими Тоҷикистон аз бозӣ бо як рақибӣ пурқувват таҷрибаи хуб гирифт.

Футболбозони тоҷик низ аз натиҷаи бозӣ бо мунтахаби Русия шодии хешро пинҳон накарданд.

Капитани тими миллии футбол Тоҷикистон, бозигари дастаи "Истиқлол"-и Душанбе Аҳтам Назаров натиҷаи бозии дӯстонаро чунин шарҳ дод: "Русия як дастаи хеле хуб дорад, мо медонистем, ки бо кӣ бозӣ мекунем ва омода будем. Бозии ҳуберо анҷом додем".

Ба гуфтаи ӯ, "ҳар даста меҳост пирӯз шавад, аммо дӯстӣ пирӯз шуд ва мо аз ин шодем".

"Мо аз бозӣ хуш будем. Ташаккур ба федератсияҳои



кишварҳои мо, ки ба ин бозии дӯстона мувофиқат карданд", - афзуд Назаров.

Ба гуфтаи ӯ, тоҷикон дар сурати даъват шудан ба бозӣ дар Русия хурсанд хоҳанд шуд.

Қаблан бархе аз коршиносон тахмин мезаданд, ки дар ин бозӣ хатман тими Русия пирӯз хоҳад шуд. Вале бозии футболбозони тоҷик ҳамаро

дар хайрат гузошт.

Бинобар ин, бархе аз шореҳони рус ҳадс заданд, ки шояд футболбозони рус бинобар сифати ғайриоддии майдони футбол натавонистанд ғалаба кунанд. Вале Акбар Назаров ин иддаоро рад карда, мегӯяд, ки дар Тоҷикистон бехтарин сифати майдони футбол маҳз дар Варзишгоҳи марказии пойтахт аст.

СОМОНАҲОИ МАМНУЪ ДАР ТОҶИКИСТОН



Бисёр вақт мешунавем, ки ворид шудан ба ин ё он сомонаи интернетӣ манъ буда, тамошо ва паҳн кардани маводи онҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ оварда мерасонад. Ин сомонаҳо кадомҳо ҳастанд? ЗУЛОЛИДДИН, шаҳри Панҷакент

- Аз соли 2016 ба Кодекси ҷиноятӣ Тоҷикистон мафҳуми "сафедкунии оммавии ифротгарӣ (экстремизм) ва терроризм, аз ҷумла тавассути Интернет" ворид гардид, ки лайк гузоштан ба ин гуна матлабҳо бисёр вақт ба сафедкунии оммавии ифротгарӣ ва таблиғи афкори он баробар дониста мешавад.

Мувофиқи моддаи 179 (3)-и Кодекси ҷиноятӣ, барои ҷунин амалҳо ба муҳлати аз 10 то 15 сол ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ пешбинӣ шудааст.

Рӯйхати созмону ҳаракатҳои фаъолиятшон манъ-

шуда дар Тоҷикистонро ба шумо пешниҳод мекунем, ки лайк гузоштан ва ҳамовозӣ кардан ба матолибашон манъ шудааст.

1. «Ал-Қоида» - созмони террористӣ ва ифротгаро этирофшуда - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми март соли 2006).

2. «Ҳаракати исломии "Туркистони Шарқӣ"» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми март соли 2006).

3. «Ҳизби исломии Туркистон» (собик "Ҳаракати исломии Ўзбекистон") - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми март соли 2006).

4. «Ҳаракати "Толибон"» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми март соли 2006).

5. «Бародарони мусалмон» (Ихвон-ул-Муслимин) - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми март соли 2006).

6. «Лашкари Тайиба» - (қа-

рори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми март соли 2006).

7. «Гуруҳи исломӣ» («Чамбияти исломии Покистон») - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми март соли 2006).

8. «Чамбияти Таблиғ» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми март соли 2006).

9. «Созмони таблиғот» («Даъват ба ислом») - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми март соли 2006).

10. «Тоҷикистони озод» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми март соли 2006).

11. «Ҳизб-ут-Таҳрир» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 11-уми март соли 2008).

12. «Ҷамоати Ансоруллоҳ» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 3-юми майи соли 2012).

13. «Салафия» - (қарорҳои Суди Олии Тоҷикистон аз 9-уми январи соли 2009 ва 8-уми декабри соли 2014).

14. «Гуруҳи 24» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 9-уми октябри соли 2014).

15. «Давлати исломии Ироқ ва Шом» (ДОИШ), «Давлати исломӣ» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 14-уми апрели соли 2015).

16. «Ҷабхат-ан-Нусра» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 14-уми апрели соли 2015).

17. «Ҳизби наҳзати исломӣ» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 29-уми сентябри соли 2015).

18. «Паймони миллии Тоҷикистон» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 15-уми августи соли 2019).



Намоди миллат

*Агар зи Кова ҳамон пешдоманаш кам шуд,
Ба осмони Ватан сар кашиду парчам шуд.*

*Ҳамон дирафш, ки худ хунбаҳои инсон буд,
Замони нобуди Заҳҳоку душморон буд.*

*Ҳамеша миллати ман сарфароз парчам дошт,
Ҷилои рӯшани хуршедсон ба олам дошт.*

*Уқоб буд намоди дирафши меҳани ман,
Уқобвор пар афшонд рӯйи куху даман.*

*Ба рӯйи парчами мо сангҳои қиммат буд,
Ки ҳар як арзиши як шаҳру як вилоят буд.*

*Араб шикаст маро, турк хонаамро сӯхт,
Бурӯд хоки марову канори хокаш дӯхт.*

*Вале забони маро аз даҳони ман нагирифт,
Раҳи даҳони маро аз забони ман нагирифт.*

*Забони ман ба даҳон буду парчамам ба миён,
Чи рӯзҳои сиёҳе гузафт аз сарамон.*

*Ватан шудем, валекин ба рӯйи парчами мо,
Нишонаҳои ғарибе буданд ҷилванамо.*

*Нишони миллати мо рӯйи ин матоғ набуд,
Ки нух маротиба тарҳаш кашидаанду нашуд.*

*Ба рӯйи парчами мо ахтари Каён зебад,
На досу болға, бал тоҷи хусравон зебад.*

*Намоди миллати мо ҳаст тоҷу тахти баланд,
Ки парчамаш бикунад асли мо ба ҳам пайванд.*

Муҳриддин САБУРӢ

Нигори Парчами кишвар

*Манори барқаду боло, манори Парчами кишвар,
Навори ҷилва зебо дар навори Парчами кишвар.
Ба арзу тӯли он ғунҷида олам бо ҳама рангаш,
Намои рамзу роз андар нигори Парчами кишвар.
Бибахшад нур бар чашмон, ба дил нерӯ физояд он,
Мадори ҷисму ҷони мо, мадори Парчами кишвар.
Дар эҷозаш шафақ гулгунсаро тасвир гардида,
Сиришта хуни мо дар рангу бори Парчами кишвар.
Марому мақсади фардо аён дар ранги испедаш,
Мизон адл асту озодӣ шиори Парчами кишвар.
Навои сабзи боронию файзи сабзи домонаш,
Умеда сабз пайдо дар баҳори Парчами кишвар.
Ба шаклу тарҳу зебӣ мисолаш нест дар гардун,
Гулистону гулафшон шуд диёри Парчами кишвар.
Фурӯзад шӯъла бо чашмакзанӣ бар дил чароғи он,
Фурӯғи раҳнамои мо, шарори Парчами кишвар.
Бирезад муждаҳои нур аз ҳар партаву тобаи,
Қарор аз сулҳу ваҳдат ин қарори Парчами кишвар.
Замину осмон ҳамҷӯр вақти парфшонииаш,
Ҷаҳоне дар ҷаҳони гулғузори Парчами кишвар.*

Саъдулло ҲАЙДАРӢ

ҚАСД БА ҶОНИ ХУД

Аз афзоиш то пешгирии ону хатари кибербулинг

Вақтҳои охир дар ҷомеаи Тоҷикистон худкушии одамон, махсусан миёни занон бештар ба назар мерасад. Омилҳои худкуширо ҳар гуна медонанд: нодорӣ, надоштани манзили зист, ҳолати равонӣ, муноқишаҳои оилавӣ, шиканҷа...

ХУДКУШӢ ВА ОҚИБАТҲОИ ОН

Масалан, дар ҳудуди вилояти Суғд давоми 9 моҳи соли ҷорӣ дастикам 147 ҳодисаи худкушӣ аз ҷониби масъулони мақомоти хифзи ҳуқуқ ба қайд гирифта шудааст. Акбар Шарифӣ, котиби матбуоти РВКД ҚТ дар вилояти Суғд мегӯяд, ки аз 147 ҷинояти худкушӣ бештараш дар байни мардҳо ба қайд гирифта шудааст. Дар давраи нухмоҳа 77 нафар мард даст ба худкушӣ ва сӯиқасд ба он задаанд, ки аз ин шумора 12 нафарро ноболиғон ташкил медиҳанд. Ҳодисаи худкушӣ дар байни занҳо нисбат ба марҳо камтар қайд гардида, дар давраи ҳисоботи 70 нафар занҳо даст ба худкушӣ задаанд, ки 10 нафарашонро ноболиғон ташкил медиҳанд.

Ба иттилои Акбар Шарифӣ, аз рӯи таҳлилҳои кормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ (милитсия ва прокуратура), бештари маврид сокинон бо усули худовезӣ қасди ҷон кардаанд.

Дар давоми 9 моҳи соли равон 126 нафар бо роҳи худовезӣ риштаи умри худро қандаанд. Омори афроде, ки бо сабаби гирифтӣ ба бемории руҳӣ худкушӣ мекунад, зиёд аст. Дар вилояти Суғд бо сабаби зикршуда дар давоми 9 моҳ 47 нафар худкушӣ кардаанд: 7 нафар бо усули заҳролудкунӣ, 6 нафар ғарқшавӣ, 5 ҳолат бо истифода аз олоти сард (бурандаю халанда), 1 ҳолати худсӯзӣ, 7 ҳолати аз муноқишаҳои оилавӣ, 2 ҳолат ҳар намуд, 4 ҳолат шароити иҷтимоӣ ва 48 ҳолат дигар сабабҳо...

Аз рӯи таҳлили масъулони хифзи ҳуқуқи вилоят, бештари ҳодисаҳои худкушӣ бо сабабҳои мочарои оилавӣ, ҳолати ноустувории равонӣ ва тангии аз ҳад зиёди иқтисодӣ ба миён омада, нафароне, ки даст ба худкушӣ мезананд, роҳи ҳалосӣ аз мушкилоти пешомадаро танҳо дар қанда қардани риштаи умри худ мебинанд.

Маъмулан, дар вилояти Суғд бо усули худовезӣ ва худро сарозер қардан аз баландӣ ва ғарқшавӣ даст ба ҷунин ҷиноят мезананд. Масалан, ҷанде пеш нафаре аз болои пули дарёи Сир худро ба об партофт. Хушбахтона, кормандони Ситод оид ба ҳолатҳои ғавқу-



лоддаи шаҳри Хучанд занро саривақт наҷот доданд. Аммо саломатии зан баъди сӯиқасд ба ҷони худ хуб нест.

ИСЛОМ ХУДКУШТАГОНРО ДҶЗАХӢ УНВОН МЕКУНАД

Ҳочӣ Ҳусайн Мӯсозода, руҳонии маъруфи шимоли Тоҷикистон таъкид менамояд, ки худкушӣ дар ҷамъияте доман густурдааст, ки беш аз 99 фисади онро пайравони дини мубини Ислом, яъне мусалмонон ташкил медиҳанд. Тибқи гуфтаи ин руҳонӣ, дини Ислом худкуширо маҳкум мекунад ва шахси ба ин амал дастзада мутобиқи аҳкоми шариати поки Ислом гунаҳкор ҳисобида мешавад.

- Яке аз сабабҳои худкушӣ сатҳи пасти саводи динии мардум ва ноогоҳии ҷомеа аз асолати дини мубини Ислом мебошад. Дар дини Ислом ҳатто худкуштаро ҷаноза ҷоиз нест. Соҳиби ҷон Худованд аст. Аз ин рӯ, тибқи Қуръону аҳодис ва дигар санаҳои шариат касе, ки даст ба худкушӣ мезанад, ҷояш дӯзах аст, - гуфт Мӯсозода.

Ҷомеашиносон сабаби ба бухрони психологӣ гирифтӣ шудани нафарони худкушро дар кам будани равоншиносони касбӣ медонанд. Ба ақидаи онҳо, дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва макотиби олии бояд омӯзиши фанни психология пурзӯртар ва дар байни сокинон қорҳои фаҳмондадихӣ ҷоннок қарда шавад. Ин амалҳо метавонанд сатҳи худкуширо коҳиш диҳанд. Ҳамчунин, на танҳо бо қӯдакону наврасон, балки пеш аз ҳама бо волидон онҳо бояд қорбарӣ қард. Зеро баъзе волидон то

PRESSA.TJ

Шабақаҳои интернетӣ дар баробари имкониятҳо, хатар низ доранд. Ҳоло дар шабақаҳои интернетӣ кибербуллинг ном мафҳум бештар рӯи задааст.

ҳол шеваи дурусти муносибат бо фарзанди худро намедонанд ва дар тарбияву рушди равонии онҳо бетаваҷҷуҳӣ зоҳир мекунанд.

АЗ КИБЕРБУЛИНГ ТО ХАТАРИ ОН

Рушди технология рақамӣ ва ба майдон омадани шабақаҳои иҷтимоӣ хуб аст. Аммо истифодаи дурусти он аз шахс маҳорат ва саводи расонаиро талаб менамояд. Ҳар касе аз дастовардҳои технология самарабахш истифода мекунад, пеш ҳоҳад рафт. Вале шабақаҳои интернетӣ дар баробари имкониятҳо, хатар низ доранд. Ҳоло дар шабақаҳои интернетӣ кибербуллинг ном мафҳум бештар рӯи задааст. Кибербуллинг чист? Аз нигоҳи мутахассисон, кибербуллинг тарсонидан ва озору азият додан бо истифодаи технологияҳои рақамӣ мебошад. Ин озору азият метавонад тавассути шабақаҳои иҷтимоӣ, дар замимаҳо барои табудули паёмҳо сурат бигирад. Мақсад аз кибербуллинг тарсонидан, асабӣ қардан ва ё шарманда намудани касоне аст, ки таъкиб мешаванд. Маъмулан, кибербуллерҳо ё касоне, ки ба озору азият машғул

мешаванд, ба шахсони қурбонӣ интиҳобшуда паёмҳои таҳдидомез мефиристанд, ё аксҳоеро, ки шаъну шарафи таҳқиқшавандаро паст мекунад, дар шабақаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунанд. Ҳамчунин, аз номи ин қурбонихо саҳифаҳои фейк (дурӯғин) сохта, дар онҳо маълумотеро ҷой медиҳанд, ки обрӯи таҳқиқшаванда ва ё таъкибшавандаро паст мезанад. Кибербуллинг метавонад ба паёмдҳои фоҷиабор сабаб шавад. Аз ҷумла, ба худкушии шахс оварда расонад. Ба андешаи мутахассиси соҳаи технологияҳои иттилоотӣ Рустам Мачидов, агар мо тарсем, ки як ҷавон тавассути шабақаҳои иҷтимоӣ бо “шахсони нодуруст” шинос мешавад, ё “бароҳи қач” меравад, бояд ҷӣ будани дурусту нодурустро ба ӯ фаҳмонем, аммо пеш аз он бояд ҳудамон инро фаҳмем.

Номбурда меафзояд, ки мо аз манъ қарданҳо ба ҷое намерасем, аз ин рӯ, ба ивази ҷазою танбех, бояд телефонӣ компютерро дар дарсҳо истифода кунем, қӯдакону ҷавонон имконоти фанновариҳои иттилоотиро дар амал бинанд ва ба ҷои беҳуда сарф қардани вақт дар бозихи компютерию “Однокласники” ё “Инстаграм” онро ба омӯзишу рушди шахсии хеш сарф кунанд.

Ҳатто кибертаҳқиқ метавонад ҳам ба қалонсолон ва ҳам наврасон таъсир расонад, аммо қӯдакон зерин хатари махсус қарор доранд. Оқибатҳои равонии кибертаҷовузи наврасон метавонанд гуногун бошанд: аз ҳолати афсурдагӣ то ҳамлаҳои воҳима, афзоиши изтироб ва осеби ҷиддии эмотсионалӣ.

Барои муҳофизат қардани фарзанди худ аз таҷовузи интернетӣ, бояд бо ӯ пайвасти суҳбат кунед. Агар огоҳ шудед,

ки фарзандатон қурбонии кибертаҷовуз шудааст, бо ӯ суҳбат кунед ва ба мушкилоташ расидагӣ намоед. Барои муҳофизати таҷриба шароит муҳайё созед. Агар вазъият хеле дур рафта бошад, пас шумо бояд ба маъмурияти мактаб ва мақомоти хифзи ҳуқуқ муроҷиат кунед.

Хулоса, кибертаҳқиқ падидаи хатарнок аст, ки метавонад ба худкушӣ низ оварда расонад. Ва қалонсолон бояд хеле эҳтиёткор бошанд.

Ба андешаи қоршинос Фирӯза Мирзоева, волидайн дар навбати худ бояд таҷағуҳу муҳофизати қӯдакони худ шаванд. Ҳамзамон, қӯдак бояд бовар дошта бошад, ки волидайн барои хифзи онҳо ҳама қорро мекунанд, ки аз озору азият ҳимоя намоянд. Аз ҷониби дигар, волидайн баъди ҷамъ овардани далелҳо бояд ба мақомоти хифзи ҳуқуқ муроҷиат кунанд, то таъкиби фарзандашон дар Интернет ё ягон шабақаи иҷтимоӣ қатъ шавад.

БА ҚӢ БОЯД ЭЪТИМОД ҚАРД: МУЛЛО Ё РАВОНШИНОС?

Равоншинос Меҳрубони Роҳил оид ба афзоиши худкушӣ дар минтақа ҷунин андеша дорад, ки “дар ҷомеаи Тоҷикистон нарасидани психологҳои касбӣ яке аз мушкилоти ҳар лаҳза эҳсосшаванда аст”.

- Имрӯз дар Аврупо на фақат дар беморхонаҳо равоншиносон фаъолият мекунанд, балки ҳар як оила дорои як нафар равоншиноси худ аст. Онҳо дар ҳар афғу ҳези зиндагӣшон бо равоншиноси оилавиашон маслиҳат қарда, дар вазъияти инқирози фикриашон ба мисли як мулло, ки мо имрӯз эътимод мекунем, ҳамин гуна ба психологҳо эътимод меварзанд. Маҳз вучуд доштани ҷунин омил мардуми Аврупо ба зиндагӣ дилгарм ва дар қорҳои ободонию истехсолӣ ва рушди иқтисодӣ хеле пешрафта намудааст, - мегӯяд ӯ.

- Дар ҷомеаи мо низ равоншиносон бояд зиёд бошанд, вале, мутаассифона, имрӯз дар Тоҷикистон факултаи махсуси психологӣ вучуд надорад, - меафзояд ӯ.

Сарнавишти инсон ва идора қардани идрок ҳам дар дасти ҳуди ӯст. Ҷомеа ҳам ҳангоми даст ба худкушӣ задани инсонҳо ва пеш омадани хатарҳои интернетӣ набояд бетараф бошанд. Вағарна, он ҳамчун як бемории сироятӣ авҷ мегирад.

**Фарзона МУРОДӢ,
Идибеки САӢД**

Эълонҳои бештар дар

ARZON.TJ

**ФУРЌШИ ХОНА**

► 2-хучрагӣ, қабати 2, таъмиршуда, суроға: Зарафшон 3, хонаи 3, хучраи 3. Тел: 907-29-49-49.

МЕХАРЕМ

► Холодильникҳо, кондиционерҳо, телевизорҳо, қолинҳо ва мебел. Тел: 987-83-83-25, 905-10-27-31.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

► Иқтибоси соҳибкори инфиродӣ ба номи Элбеков Самир Шодиевич, РЯМ: 045473691, ки онро Нозироти андозии ноҳияи Сино 15.07 соли 2021 додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Билети донишҷӯии гумшуда, ки онро Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон соли 2021 ба Қурбонов Саидакбар Муслимович додааст, беътибор доништа шавад.

► Дипломи ДТО №0020254 бо рақами қайди №51-и гумшуда, ки онро ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино соли 2007 ба Гафурова Умеда Шомирзоевна додааст, беътибор доништа шавад.

► Шаҳодатнома ва иқтибоси соҳибкори инфиродӣ ба номи Давлатов Қурбонали Раҳмонович, РЯМ: 015364196, ки онро Нозироти андозии ноҳияи Шоҳмансур соли 2018 додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи нуҳуми Т-АТА №1108819-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №72-и ноҳияи Фирдавсӣ соли 2020 ба

Шодиева Ваҷиҳа Сирочидиновна додааст, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи нуҳуми Т-АТА №0397182-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №72-и ноҳияи Фирдавсӣ соли 2016 ба Ҳасинаи Сирочидин додааст, беътибор доништа шавад.

► Шиносномаи техникӣ бо варақаи бақайдгирии №3284 бо суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Навобод, кӯчаи Манас, хонаи 11 ба номи Шарипов Сами, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Шаҳодатномаи нафақавӣ ва корти ройғони автобус, ки онро УВД-и шаҳри Душанбе ба Ҷамолова Азизмо Нигматовна додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши квартира таҳти феҳрести 23Д.82-и гумшуда, ки онро Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Фирдавсӣ 15.05 соли 1993 бо суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Р. Набиев, хонаи 276 ба Суфишоев Гарибшо додааст, беътибор доништа шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши квартира таҳти феҳрести 8Д-12217, ки онро Идораи нотариалии давлатии сеюми шаҳри Душанбе 08.09 соли 1992 додааст ва Дубликати он таҳти феҳрести 29Б-185, ки аз тарафи бойгонии назди Саридораи нотариалии давлатии ҶТ 26.06 соли 2014 бо суроғаи кӯчаи Майяковский, хонаи 45/1, хучраи 26 тасдиқ гардидааст ба номи Зойиров

Раҳматилло Ҳамитович, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Шаҳодатномаи ҳуқуқ ба мерос аз рӯи қонун таҳти феҳрести 4М-50 кори меросии рақами 40 аз 14.03 соли 2019, ки аз тарафи Идораи нотариалии давлатии ноҳияи И. Сомонии шаҳри Душанбе бо суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Хоҷамбиёи боло, хонаи 69 ба Музафарова Хатича дода шудааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Билети ҳарбии ҶТ №813351-и гумшуда, ки онро Комиссариати ҳарбии ноҳияи Сино 09.10 соли 2019 ба Алматов Ромиш Зарифҷонович додааст, беътибор доништа шавад.

► Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ ба номи Ҷаббаров Барот Ҳодиевич, РЯМ: 0130154182, РЯМ: 015007589, ки онро Нозироти андозии ноҳияи Шоҳмансур 10.11 соли 2017 додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Шиносномаи шаҳрвандӣ бо силсилаи А02307212-и гумшуда, ки онро ШШМ ШВҚД-1 ноҳияи Сино 15.08 соли 2019 ба Аезова Наргис Ҳамроқуловна додааст, беътибор доништа шавад.

► Дафтарчаи имтиҳонотии гумшуда, ки онро Коллеҷи информатика ва техникаи компютери шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ба Пиров Фаҳриддин Муқимович, донишҷӯи курси чорум додааст, беътибор доништа шавад.

► Шиносномаи техникаи мағоза бо суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Ҷомӣ 35/1 ба номи Абдуалимов Нейматҷон Саидкулович, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба номи Қурбонов Нарзулло Худойбердиевич, РЯМ: 0730222158, РЯМ: 076461935, ки онро Нозироти андозии шаҳри Турсунзода 15.04 соли 2022 додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба номи Болтабоев Ҳомидҷон Улуғбекович, РЯМ: 0730184839, РЯМ: 075722983, ки онро Нозироти андозии шаҳри Турсунзода 15.04 соли 2018 додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Шаҳодатнома бо шартҳои махсус ба номи Қурбонов Муроталиевич, РЯМ: 0730095264, РЯМ: 075901120, ки онро Нозироти андозии шаҳри Турсунзода 20.05 соли 2014 додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши квартира таҳти феҳрести 1Ш-62-и гумшуда, ки онро Саридораи нотариалии давлатии ҶТ 17.01 соли 2003 бо суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Франко, хонаи 47, хучраи 8 ба Шоходжаева Сабагул Саймуҳидиновна додааст, беътибор доништа шавад.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба номи Давидов Лочинбек

Абдукадирович, РЯМ: 0730175270, РЯМ: 075587182, ки онро Нозироти андозии шаҳри Турсунзода 13.05 соли 2018 додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба номи Раҳматов Бехбуд Самадович, РЯМ: 0430321495, РЯМ: 047102304, ки онро Нозироти андозии ноҳияи Сино додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба номи Прижукова Надежда Михайловна, РЯМ: 0130092985, РЯМ: 045065710, ки онро Нозироти андозии ноҳияи И. Сомонӣ соли 2022 додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Аппаратҳои Касса ОКА ПФ 32330 ва ОКА ПФ 36716 ҶДММ "Покиза М" РЯМ: 010091044, ки онро ҶДММ "Марказ" додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба Хучаева Бибироя Раҳимкуловна, РЯМ: 0730139099, РЯМ: 075159267, ки онро Нозироти андозии шаҳри Турсунзода 30.08 соли 2016 додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба номи Шарифов Фазлиддин Дилшодович, РЯМ: 0130177603, РЯМ: 205719562, ки онро Нозироти андозии ноҳияи Шоҳмансур додааст, бинобар гум шудан, беътибор доништа шавад.

► Аттестати гумшуда, ки онро мактаби

миёнаи №32-и ноҳияи Сино соли таҳлили 1982-1990 ба Боева Оксана Николаевна, соли таваллуди 01.06.1975 додааст, беътибор доништа шавад.

► Шиносномаи шаҳрвандӣ бо силсилаи А01090728-и гумшуда, ки онро ШВҚД-и шаҳри Хучанд 27.10 соли 2017 ба Шарипова Муаттар Айёмидиновна додааст, беътибор доништа шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши қисми хонаи тстикоматӣ таҳти феҳрести 6Д-2766-и гумшуда, ки онро Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе 30.12 соли 2003 бо суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Яққачинор, хонаи 40 ба Джураева Гулнора Хайруллоевна додааст, беътибор доништа шавад.

БАРҲАМ МЕХУРАД

► ҶСП "Қуҳбол", РЯМ: 040028609, РЯМ: 0410001075, эълон оид ба кам кардани сармоя дар ҳаҷми 8499466 сомонӣ кам карда шуда, маблағи умумӣ аз 12990000 ба 4490534 расонида шавад.

► Кооперативии тижоратии "Шавкат", РЯМ: 0710000473, РЯМ: 070000446, воқеъ дар шаҳри Турсунзода барҳам меҳурад. Ҳама арзу шикоят мударди ду моҳ қабул карда мешаванд.

► ҶДММ "Меҳроҷ 2016", РЯМ: 0210024137, РЯМ: 0200048338 фаъолиятро қатъ менамояд. Ҳама арзу шикоят мударди ду моҳ қабул карда мешаванд.

Телеънома



Ҳамал
21.03 - 20.04

Ҳафтаи нав хабарӣ хуш мешуна-
вед, вале бад будани вазъи молияви-
атон шуморо ҷунон ғамгин месозад,
ки ҷӣ қор қарданро намедонед. Ман-
баъҳои дигарӣ даромадро ҷӯё шаве-
ду дӯстиро бо шарикони пешини
қорӣ барқарор кунед.



Савр
21.04 - 21.05

Ҳафта бароятон ҷамаҷиҳата бо-
барор меояд. Сешанбе дар қорғоҳатон
дигаргунӣҳои қуллӣ дар назар аст.
Шояд гирифтани вазифаро инти-
зор набудед, вале акнун миёнатонро
маҳкам бандед. Даромади пулӣ панҷ-
шанбе шуморо дар назар аст.




Ҷавзо
22.05 - 21.06

Сешанбе мушкilotи ҳалталаб
наздатон ду роҳи ҳалқуниро пеш
мегузорад, бояд якеро интиҳоб
кард. Қўшед дар интиҳоб хато на-
кунед. Даромади пулӣ на он қадар
калон шуморо нимаи дуҷуми ҳафта
дар назар аст. Иваз намудани ҷои
қорро ситораҳои бароятон тавсия
намедиханд.



Саратон
22.06 - 23.07

Аввали ҳафта хуб фикр карда,
баъдан нақшаҳои тоҷро дар амал
татбиқ намоед. Қадими беандеша
гузошташуда метавонад қорҳои
ятонро барабас диҳад. Сешанбе
вазъи саломатиатон каме бад
мешавад. Зуд ба душтурс муқоҷиат
кунед, вагарна хатарӣ ҷиддӣ тах-
дидатон мекунад.



Асад
23.07 - 22.08

Ин ҳафта бахту барор ҳамсафа-
ратон мегардад. Тиҷорати нафаро-
не, ки бо савдо сарқордоранд, рӯшд
меёбаду даромади қалон ба даст
меоранд. Омадани хостгор ба рӯйи
асадхонумҳои нозанин дари бахтро
қушода, зиндагиашонро рангу маъ-
ни нав мебахшад.



Сумбула
23.08 - 22.09

Ин ҳафта каме ба ҳислат ва
ҳолати руҳиятон аҳамият диҳед.
Вагарна якрангӣ дилгир мекунад.
Шояд дигар намудани имҷи вазъи-
ятро тағйир дода, шуморо хушбахт
мекунад. Сешанбе гапи роҳбаратонро
гардонда, худро нишон додан ме-
хоҳед, вале баъдан пушаймон мешавед.



Мизон
25.09 - 22.10

Ин ҳафта зарур аст, ки қоби-
лияташонро нишон диҳед, зеро
вазифае, ки қайҳо орзу мекардед,
шуморо интизор аст. Сешанбе
душманони ашаддиятон аз қом-
бихоятон огоҳ шуда, қўшиш меку-
нанд, ки қоре қарда зарарашонро
расонанд.



Ақраб
23.10 - 22.11

Ҳафтаи нав дар назари шумо ҳе-
ло хуш гуворо меояд. Вале бо пайдо
шудани мушкilotҳои ногаҳонӣ та-
бъу завқатонро хира мекунад. Се-
шанбе вохўриҳои муҳимро ба вақти
дигар гузореда қорҳои нобасомона-
тонро пайгир шавед.



Қавс
25.11 - 21.12

Аввали ҳафта бобарор мешавад.
Қар қоре, ки оғоз намоед, бобарор
хоҳад шуд, вале вохўриҳои муҳи-
матонро ба ҳафтаи дигар гузореда.
Сешанбе ёфтани ҳамаи пури пул
ё гирифтани туҳфаи олиҷаноб та-
бъатонро болида месозад. Тақдир ба
рўйи қавсҳои муҷаррад мекандад.




Қаддӣ
22.12 - 20.01

Душвориҳои, ки аввали ҳафта
пеш меоянд, танҳо бо оромӣ зақо-
ват метавон бартараф намуд. Се-
шанбе ба қасе бовар нақунед, то саҳт
фиреб нахўред. Охири ҳафта барои
дўстдоштаатон вақт ҷудо кунед,
вагарна бепарвой сабаби рашқи бе-
маврид хоҳад гашт.




Далв
21.01 - 19.02

Ин ҳафта тағйироти қуллӣ
далвҳоро дар назар аст. Вохўрӣ бо
дўстони ҷонӣ метавонад боиси шино-
соии нав ва оғози ишқи бошқуқ гар-
дад. Сешанбе бо мадади як дўстатон
қори нави даромаднок меёбед. Барори
қоратон ба дилёбию меҳнати сами-
монаи шумо саҳт марбут аст.



Ҳут
20.02 - 20.03

Ин ҳафта ҳутҳоро хурсандии
қалоне дар пеш аст. Дўстатонро
огоҳ нақунед, вагарна бахт аз шумо
рўй хоҳад тофт. Дар масъалаҳои
қорӣ низ баъзе дилҳарошиҳои сар ме-
зананд. Нимаи ҳафта ҳамқоратон
бо гапҳои дурӯғаш шуморо дар ҳо-
лати ногувор мегузорад.



ЗАРДПАРВИН
Чанд
муълумоти
муҳим
дар бораи
беморӣ

Дар Тоҷикистон аз аввали моҳи ок-
тябр 1850 нафар гирифтори бемории
зардпарвин гардидаанд, ки нисбат ба
ҳамин давраи соли гузашта 251 нафар
зиёдтар мебошад. Дар ин бора Наврӯз
Ҷаъфаров, сардори Раёсати
амнияти санитарӣ-эпи-
демиологии ҳолатҳои
фавқуллода ва кумаки
фаврию тиббии Вазо-
рати тандурустӣ хабар
медихад.



НИШОНАҲОИ БЕМОРИ

Бемории зардпарвин (зардча) дар
фасли тирамоҳ хурӯҷ қарда, сабаби асо-
сии афзоиши он зиёдшавии вирусҳои
барангезанда мебошад. Дар илми тиб
зардпарвинро гепатит низ ном мебаранд.
Он вирус мебошад, ки дар таркиби хун
нашўнамо менамояд.

Нишонаҳои аввалини ин беморӣ
камқувватӣ, беҳолӣ, нотобӣ, зуд ҳаста-
шавӣ, пастшавии иштиҳо ва эҳсоси дил-
бехузурӣ мебошанд. Вақте ин нишонаҳо
дар нафари бемор мушоҳида шуданд,
бояд зуд ба табиб муқоҷиат намуд. Агар
ин нишонаҳоро инсон нодида гирад, си-
пас нишонаҳои дигар – ҳисси вазнинӣ дар
пахлуи ростии зерӣ қабурға, баландшавии
ранги пешоб аз осеб ёфтани қигар дарак
дода, инчунин дар пардаи чашм, пар-
даи луобии қом ва зерӣ забон аён шуда,
сипас дар пўст зоҳир мешаванд. Дар на-
тиҷаҳои таҳлили махсуси озмоишгоҳӣ
(дар хун пайдо қардани моддаҳои бегона
нисбат ба вирусҳои гепатити А, С, D, E,
антигенҳои вирусҳои гепатити В) ва мод-
даҳои бегонаи ба онҳо дахлдор мушоҳида
мешаванд.

НАМУДҲОИ ЗАРДПАРВИН

Бемории зардпарвинро вобаста ба
сабаб ва тарзи пайдоиш ба се навъ ҷу-
до мекунанд. Инҳо зардпарвини қигар

(паренхимӣ), зардпарвини механикӣ ва
зардпарвини гемолизӣ (хунобӣ) мебо-
шанд. Зардпарвини қигар дар натиҷаи
осеби ҳуҷайраҳои қигар ба амал омада,
дар он раванди ҳосилшуда ва ба рӯда
гузаштани билуробин ҳалал меёбад.

Гепатити А давраи бемории аз 15
то 30 рӯзро дар бар мегирад. Давраи то
зардшавӣ асосан 5-7 рӯз давом мекунад.
Қарорати қадан то қарачаи 38-39 қарача
баланд шуда, то 1-3 рӯз боқӣ мемонад.
Дарди сар, бемадорӣ, эҳсоси ҳастагӣ,
табларза, ҳоби қороҳати шабона нишо-
наҳои ин беморӣ мебошанд. Қамқунин,
ҳисси талҳӣ дар даҳон пайдо шуда, баъ-
зан қайқунӣ, ҳиссиёти вазнинӣ пайдо
мешавад. Ранги пешоб пас аз 2-4 рӯз
тағйир меёбад. Дар ин ҳолат ранги пе-
шоб зардҷатоии баланд шуда, наҷосат
беранг мешавад.

Агар зардпарвини вирусӣ бошад, он
бемориест, ки таваассути об интиқол меё-
бад, шахс гирифтори дарунравӣ ва дигар
оризаҳо мешавад.

ТАВСИЯ

Роҳи асосии пешгирӣ қардани ин бе-
мориҳо – роия қардани ҳолати гигиенӣ ва
санитарист. Волидайн бояд ба қўдақон
аҳамияти қиддӣ диҳанд. Тез-тез бо собун
дастҳояшонро шустишӯ қунанд. Хўроқро
хуб пазанд.

Мевачот, аз қумла тарбуз, сабзавот,
маҳсулотии ширӣ қарои зардпарвин дар-
мони хубанд. Инҳо иштиҳоро афзуда,
хусусияти пешоброниро зиёд мекунанд.
Обҷўш ё қойи мўяқи қуворимаққа низ ба
рафъи қарами қигар даво аст. Хўрдани
шарбаҳои сабзӣ, обҷўши пудинаю асал
бо барги гули қоқу низ қунин қоида ме-
оранд.

Ин беморӣ, ки аз таъсири вирус пайдо
шудааст, қарои атрофиён манбаи сироят
мебошад. Аз ин рӯ, шахси бемор қатман
бояд мақони зисти худро аз атрофиён
ҷудо намуда, бистарӣ қунонида шавад.

10 ХУСУСИЯТИ АНЧИРҚОҚ

Бино ба маълумоти Ҷолинус,
анҷирқоқ меъдаро тоза мекунад. Ба
ақидаи Абӯалии Сино, истеъмоли
анҷирқоқ дар наҳорӣ, хусусан якҷоя
бо қормағз ва бодом қарои организм
судбаҳш аст.



Қабзияти қигару сипурзро меқушо-
яд, қарои гурда ва масона нафъ меорад,
реғи гурдаро меронад, бемории саръро
шифо мебахшад, ранги рӯйро тоза ме-
кунад. Агар аз решай он якҷоя бо ре-
шай бунафша, сода ва оҳақи шуқуфта
малҳам сохта, ба қохун банданд, қас-
салии қохунҳурақро шифо мебахшад.
Бо қўшоби анҷирқоқ қанғоми қарам
қардан қулӯро қарғара мекунанд. Қўрай
анҷирқоқро ба доғҳои модарзодӣ ва
озақ мебаранд. Абӯалии Сино бо

шароби анҷирқоқ сулфай қухна, дарди
сандуқи сина, омоси шуш ва найчаҳои
шушро табобат мекард. Абӯалии Си-
но қўшоби анҷирқоқро қарои муо-
лиҷаи гирифтани овоз тавсия додааст.
Анҷирқоқ қарои бемории саръ, маҳав,
обҳўра ва шуқуфа, шираи он қарои
қашмдард, дандондард, шуқуфа му-
фид аст. Барги анҷир сабӯсақи сарро
нест мекунад, шилми он гули қашмро
меравонад.



Начмиддини Шохинбод зода ва парвардаи хоки шоирхези Шугнони хушлатофат буда, аз дудмони шоири номдор Тилло Пӯлодӣ ба ҷаҳони сафед қадам гузоштааст.

Падараш Шохинбод омӯзгор буд ва дар хушсуханию зарофатгӯӣ, шеърдонии маънишиносӣ машхур. Тамоми фарзандони амаки Шохинбод одамони боистеъдоданд, бахусус Начмиддин чун нависанда, Сайфиддин (равонаш шод бод!) чун хунаrpешаи мазхака, Мухиддин чун шоир.

Начмиддин Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Лениро хатм намуда, дар газетаи "Бадахшони Советӣ" ба кор даромад. Он замон (солҳои 80-уми асри мазӣ) рӯзномаи мазкур ба туфайли кӯшишҳои устод Ширин Бунёд, ки ба хайси мудирӣ шубҳаи фарҳангӣ он кор мекард, ба маъвои адабу шеър табилад ёфта буд. Нафари дуюме, ки барои ҷон гирифтани ин маҳфили адабӣ хидмати билиоваз намудааст, устод Начмиддини Шохинбод аст. Начмиддин барандаи тамоми маҳфилҳо буда, бо шеваи хоси суҳанронӣ ва танзи зебояш ҳар ҷамъомадро ба суру сурур мубаддал месохт. Ҷиддиати устод Ширин Бунёд ва парешонию озодманишии устод Начмиддини Шохинбод, ғамхории онҳо ба ҷа-

ҲАҶВНИГОРИ БЕНАЗИР

Начмиддини Шохинбод 70-сола шуд!

вонони эҷодкор ва аҳли адаб боиси дар атрофашон гирд омадани сафсаф адибон гардид. Маҳфили онҳо на танҳо дар вилоят, балки берун аз он низ машхур гашт ва сукути дастикам ҷиҳилсолаи ҷунбиши адабӣ дар Бадахшонро барҳам дод.

Устод Начмиддин бо нахустин ҳикояҳои ҳаҷвии худ - "Ҷанги хонагӣ", "Шохи гург", "Шоир даркор" ва ҷанде дигар базудӣ дар дили ҳаводорони сухани бадеъ роҳ ёфт ва маҳбуби ҳамагон гашт.

Мо, донишҷӯёни солҳои 80-ум ҳаҷвияҳои ӯро бо шавқ мутолиа менамудем ва ифтихор мекардем, ки дар ниҳоят дар Бадахшони мо низ дар симои Начмиддини Шохинбод нахустин нависанда зухур намуд.

Хунари нависандагии Начмиддин ба ҷавонон бетаъсир намонд. Дар пайравӣ ба ӯ пайиҳам дар Бадахшон нависандагоне чун Қурбони Аламшох, Бӯрибеки Худобахш, Бастур, Қудратшох Чавлиҳон, Довуд Сулаймон ба арсаи адабиёт по ниҳоданд ва ҳавзаи адабии вилоятро рангу таровати тоза бахшиданд.

Низоъҳои дохилии солҳои навадуми Тоҷикистон ба ҳаёти устод низ таъсири бад гузошт. Вай бо аҳли хонаводааш аз Хоруғ ба Хучанд кӯчид. Бештар аз даҳ сол дар ин шаҳр зист ва ба хайси муҳбири рӯзномаи «Садои мардум» дар вилояти Суғд ва муовини сармуҳаррири ҳафтавори «Суғд» фаъолият намуд. Ниҳоят пойтахтро маъвои зиндагонӣ баргузида, дар Иттифоқи журналистон ба кор даромад. Ҷамҷунин, сардабирии ҳафтаномаҳои «Алюминийи Тоҷикистон» ва «Башардӯсти Тоҷикистон»-ро ба уҳда гирифта, аз соли 1993 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шуд. Хузури ин ҳаҷвнигори забардаст дар пойтахт ба зудӣ эҳсос шуд. Устод бо ғайрату иштиёқи беандоза ба эҷоди ҳаҷв шуруъ кард ва ҳар танзи ҷопшудаи ӯ хатман мақбули хонандагон ме-

гардид, ҳатто сарусадохое ҳам ба бор меовард. Хонандагон бахусус латифаи устодро дар бораи нақби "Истиклол" дар ёд доранд, ки боиси ташвиши ҷиддии созандагони он - бародарони эронӣ гардида буд. (Мазмунаш ин буд: амрикоиро набояд аз техникаи Эрон бихаросанд, зеро онҳо як нақби шашкилометра-ро солхост, ки сохта наметавонанд!).

Ду-се соли охир устод каммаҳсул гардид. Сабаби он дилшикастагӣ-аш бар асари вафоти завҷашон мебошад. Марги рафики ҳаёташ нависандаи ҳассосро саҳт афсурда гардонд. Ин мусибат ӯро ба беморӣ мубтало сохт...

Дирӯз барои муборакбод намудан ба хонаашон рафтем. Дар сари дастархон танҳо наздиктарин рафиқон ва ҷанд тан хешу таборашон ҷамъ омада будем. Бо нӯшбодҳои начмиддинона охир комёб гардидем, ки вақташро хуш намоем ва устодро ба гуфтани танзу мутӯяба водорем. Ва, аз ҳама муҳиммаш, аз ӯ қавл гирифтем, ки китобашро ҳарчи зудтар ба ҷоп омода намуда, барои ҷашни бошукӯхи 70-солагӣ омодагии ҷиддӣ бубинад.

Бовар дорам, он рӯз дур нест, ки гули сари сабади маҳфилҳои адабӣ устод Начмиддини Шохинбодро боз дар саҳнаҳо мебинем ва аз бӯстони табъи худододашон гулҳои тари суҳан мечинем.

Ато МИРХОҶА,
адиб

АЗ ИДОРА: Аҳли қалами ҳафтаномаи "Тоҷикистон" журналисти шинохта ва адиби ҳаҷвнигор Начмиддини Шохинбодро ба муносибати 70-умин солгарди мавлудаш табрик гуфта, барояш саломатӣ, умри дароз ва илҳами саршорро орзу мекунанд.

НИШОН АЗ ҲАМДИЛИЮ

ИТТИҲОДИ МИЛЛАТ

мояд. Имрӯз халқи тоҷик Парчами давлатии хешро ба унвони яке аз рамзҳои давлатӣ ва муқаддасоти миллӣ қабул карда, дар зерин хамин Парчам дар арсаи олам шинохта шудааст.

Парчами давлатии Тоҷикистон дар худ соҳибхитиёри, соҳибистиклолӣ, иттиҳоди сарҷамъӣ, нангу номус, ватандӯстиву хештаншиносӣ, тамоми аркони давлатдорӣ миллӣ ва ормонҳои халқи номвари тоҷикро ифода менамояд.

Парчами давлатии Тоҷикистон дар низоми давлатдорӣ халқи тоҷик ва низоми ҳукуки мамлакат аҳамияти хоса дошта, бо асосҳои ҳуқуқӣ танзиму ҳифз карда мешавад. Муқаррар гардидани меъёри мушаххас оид ба рамзҳои давлатӣ, бахусус Парчами давлатии Тоҷикистон дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,

қабулу дар амал татбиқ гардидани қонунгузорӣ дар бораи рамзҳои давлатӣ далели эҳтирому арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва пояндагиву ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳибистиклол мебошад. Парчами давлатии Тоҷикистон ҳамчун рамзи давлатӣ дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайяну муқаррар шуда, бо асосҳои қонунгузорӣ танзиму таҳким ва ҳифз карда мешавад.

Боиси ифтихори мо тоҷикон аст, ки имрӯз Парчами миллии мо дар қатори дигар кишварҳои аъзои Созмони Миллали Муттаҳид дар назди бинои ин созмони бонуфузи байналмилалӣ парташон мебошад.

Носирӣ Қаҳҳор НАРЗУЛЛО,
сардори Хадамоти ректори ДДТТ
ба номи Абуалӣ ибни Сино,
н.и.т., дотсент

Парчам ва оини парчамдориву парчамбардорӣ таърихи куҳан дошта, ғурури миллӣ ва рукни асосию нишонаи давлатдорӣ халқҳои ҷаҳонро ифода менамояд.

Ниёгони барӯманди тоҷик ҳанӯз аз замони Каёнӣ соҳиби Дирафше буданд, ки мавҷудияти давлаташонро ифода мекард, яъне аввалин Парчами қадимаи халқи соҳибтамаддуни тоҷик Дирафши Ковиён ном дошт ва ифодагари рамзи ваҳдату ягонагии давлатдорӣ Ориёӣ буд. Дирафши Ковиён дар даврони давлатдорӣ Сосониён бо тағйири шакл, ки дар қисми болои он парандаи заррин - мурғи хумой бо сангҳои қимматбаҳо ороёфта ҷой дода шуда буд, мавриди истифода буд. Аз мутолиаи "Шоҳнома"-и Абулқосими Фирдавсӣ низ мушоҳида мешавад, ки оини парчамдорӣ ниёгони соҳибтамаддуни тоҷик таърихи қадима дорад.

Дар замони муосир парчамдорӣ нишонаи соҳибхитиёриву мустақиллии миллату давалатро ифода мена-

Тақвими

ТОЧИКИСТОН

24-УМИ НОЯБР

МУҲАММАДҶОН ТОШТЕМУРОВ (1947-2014), 75-солагии содрӯзи адиб.

САЙРАМ ИСОЕВА (1942), 80-солагии содрӯзи актрисаи театр ва кино, Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон.

САҒАРБӢ ҒОИБОВ (1952), 70-солагии содрӯзи адабиётшинос, олими соҳаи филология.

25-УМИ НОЯБР

ЎКТАМ БОБОЕВ (1932-2001), 90-солагии содрӯзи доктори илми таърих, профессор.

БОБОҶОН ШАМСИЕВ (1942), 80-солагии содрӯзи сароянда, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон.

МАНЗУРА АЛИҶОНОВА (1957), 65-солагии содрӯзи олими соҳаи иқтисод.

ИСКАНДАРЗОДА АБДУЛВАҲӢОБ МАНСУР (1957-2020), 65-солагии содрӯзи генерал-майори милитсия, Ҳуқуқшиноси хизматнишондодаи Тоҷикистон, Аълоии милитсияи Тоҷикистон.

26-УМИ НОЯБР

ТУРСУНАЛӢ МАТКОЗИМОВ (1932), 90-солагии содрӯзи пахтакор, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ.

СТЕПАН КОТЕНКО (1902-1966), 120-солагии содрӯзи генерал-майор.

27-УМИ НОЯБР

СУҲРОБ ҶУМЪАЕВ (1942), 80-солагии содрӯзи доктори илмҳои физика ва математика.

ЮСУФ ЭШОНОВ (1907-1981), 115-солагии содрӯзи журналист.

28-УМИ НОЯБР

АЛЕКСАНДР МАНГЕЙН (1982-1965), 130-солагии содрӯзи доктори илми тиб, профессор.

ЯҚУБИ ҲИКМАТУЛЛО (1937), 85-солагии содрӯзи шоир.

29-УМИ НОЯБР

ТУРАХОН ИСАНҚУЛОВ (1907-1987), 115-солагии содрӯзи пахтакор, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ.

МУҲАММАДӢ АШУРОВ (1957), 65-солагии содрӯзи журналист.

30-ЮМИ НОЯБР

ПАНҶШАНБЕ АСОЕВ (1947), 75-солагии содрӯзи доктори илми бойторӣ.

ШОҲИМАРДОН ЮСУФОВ (1922-1976), 100-солагии содрӯзи арбоби давлатӣ ва ҳизбӣ.

Таҳияи С. ГУЛОВ, Н. БАҲРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи
миллии Тоҷикистон

Шахсиятҳои таърихӣ, олимони варзида,
ҳодимони давлативу ҷамъиятӣ мавлуд доранд?
ПЕШОПЕШ МОРО
ОГОҲ КУНЕД!

Тел: 221-00-84

КАТАР-2022

ҶОМИ ҶАҲОНИИ ФУТБОЛ ВА ШИГИФТИҲО ДАР ИН МУСОБИҚА

20-уми ноябр дар кишвари Қатар Ҷоми ҷаҳонии футбол бо ширкати 32 дастаи беҳтарини дунё оғоз шуд. Бозиҳо дар 8 варзишгоҳи 5 шаҳри Қатар баргузор мешаванд.

Шигифтиҳо дар бозиҳои аввали мусобиқа зиёданд. Аввал ин ки, муҳлисони катарӣ - мизбонҳои мусобиқа аз боҳти дастаашон дар бозӣ бо Эквадор шигифтзада шуданд. Ин бори аввал аст, ки мизбонҳои мусобиқа дар бозии якум шикаст меҳӯрад. Валенсияи Эквадорӣ дар бозии нахустии Ҷоми ҷаҳон-2022 ба дарвозаи Қатар 3 гол зад, аммо ҳет-трик нашуд, зеро як голи ӯро ба ҳисоб нагирифтанд. Ин бозӣ бо натиҷаи 2:0 бар нафъи Эквадор ба анҷом расид.

Дар бозии дуюм, ки Англия бо Эрон бозӣ кард, аввалин шигифтӣ ин буд, ки бозигарони эронӣ суруди миллии кишварашонро насариданд. Гуфта мешавад, ки ин эътироз ба ҳукумати кишвар ва ҳамраъӣ аз эътирозгарон аст, ки чанд моҳ мешавад, дар сар то сари Эрон ва дигар кишварҳо садо



баланд мекунад. Шигифтии дигар ин буд, ки англисҳо ба дарвозаи Эрон 6 гол заданд. Ин буд, ки бо ҳисоби 6:2 пирӯз шуданд. Зам шудани 24 дақиқаи изофӣ ба ин бозӣ аз шигифтиҳои дигари ин бозӣ буд, ки таърихи Ҷоми ҷаҳон ёд надорад.

Бозии сеюм ба назар шигифтиҳо набошад, чун то дақиқаи охир дастаҳои Сенегал ва Нидерланд баробар бозӣ мекарданд, аммо сенегалиҳо дар охири бозӣ ду гол сар доданд ва бозиро бохтанд, ки ба

ақидаи муҳлисони, ин шикаст ҳаққашон набуд.

Шигифтии бозии чорум ин буд, ки аз ҷониби амрикоӣ ба дарвозаи Велз писари президенти Либерия (кишвар дар ғарби Африқо) Чорч Веа - Тимотӣ Веа гол зад. Ба голи задаи ӯ Бейл аз пеналти ҷавоб гардонд - 1:1.

Дар рӯзи сеюми мусобиқа олами футбол аз кори арабҳо шигифтзада шуд, зеро онҳо хангома карда, Аргентинаро ба зону шинонданд. Арабистони Саудӣ бо натиҷаи 2:1 Месси ва

хамдастаҳояшро шикаст дод. Кӣ бовар мекард?

Ду бозии дигари ин рӯз бе шигифтӣ ва хангома ва ҳам бе задани гол ба охир расиданд, ки дар тақвими бозиҳо намебуданд ҳам, боқе набуд. Мексика бо Лаҳистон ва Дания бо Тунис мусовӣ бозӣ карданд.

Шигифтӣ дар бозии чоруми рӯзи сеюм ин буд, ки Австралия аввалин шуда ба дарвозаи чемпионҳои феълӣ ҷаҳон - Фаронса гол зад, аммо баъд Жирӯ бо Мбаппе ва Рабйо ҳисобро 4:1 карданд.

РЕЗААҲБОР

19-уми ноябр дар шаҳри Душанбе ҷаласаи ғайринавбатии интихоботии Конференсияи Федератсияи ҷудои Тоҷикистон баргузор шуд. Дар мувофиқа бо президенти Федератсияи байналмилалӣ ҷудои президенти феълӣ Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Нурулло Лоиков бо хоҳиши худ аз вазифа истеъфо дода, Исмоили Маҳмадзоир бо ҷонибдорӣ яқдилонаи ҳайати ҷаласаи президенти нави Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 интихоб карда шуд.

Арзиши дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон пас аз мусовӣ бо тими Русия 1 миллиону 370 ҳазор евро гарон шуд. Тибқи маълумоти охириини портали Transfermarkt, нархи тими миллии Тоҷикистон 1 миллиону 370 ҳазор евро боло рафта, ҳоло маблағи умумии тими миллии Тоҷикистон 6 миллиону 650 ҳазор евро арзёбӣ мешавад. Дар ҷои аввал футболбози ССКА-1948-и Булғористон Парвиз Умарбоев қарор дорад, ки маҳорати касбияш 750 ҳазор евро аст. Алишер Ҷалилов, футболбози АГМК-и Ўзбекистон бо 700 ҳазор евро ҷойи дуюмро гирифт.

Рӯзи 26-уми ноябр дар шаҳри Гори Гурҷистон мусобиқаи қаҳрамонии Аврупо миёни бузургсолон (European Judo Championships - Champions League (W&M) 2022) баргузор мешавад. Рақобатҳо аз рӯи 10 вазн (5 вазн миёни мардон ва 5 вазн миёни занон) байни 161 ҷудокор аз 26 кишвари ҷаҳон доир мешаванд. Ягона намоёндаи Тоҷикистон дар ин мусобиқа Темур Раҳимов зеро вазни беш аз 100 килограмм аст.

Тибқи натоиҷи мусобиқоти Coca-Cola-чемпионати футболи Тоҷикистон-2022 дар ғуруҳи «Б» ду бошгоҳи вилояти Суғд - «Истаравшан»-и Истаравшан ва «Равшан»-и Зафаробод мавқеи худро дар лигаи олии нигоҳ дошта натавонистанд ва соли оянда дар лигаи якум бозӣ мекунад. «Истаравшан» дар бозии охир аз «Рағар-ТадАЗ» (0:2) ва «Равшан» аз «Файзқанд» (1:4) мағлӯб шуданд.

ФУТЗАЛ

«СОРО КОМПАНИЯ» ДАР СЕ БОЗӢ «ИСТИҚЛОЛ»-РО ШИКАСТ ДОД

Клуби «Соро компания»-и Душанбе таҳти роҳбарии Пайрав Воҳидов маротибаи чорум дар таърихи худ унвони Чемпиони футзали Тоҷикистонро ба даст овард.

19-уми ноябр дар маҷмаи варзишии «Кохи Олимп» бозии сеюми силсилаи финалии Суперлигаи Тоҷикистон баргузор шуд, ки дар он «Соро компания» бар «Истиклол» бо ҳисоби 4:3 пирӯз шуд.

Дар ҳайати «Соро компания» легионери эронӣ Шаҳром Шарифзода дубл анҷом дод. Идрис Ёров ва

Муҳсин Муҳаммадзода якголи заданд. Дар ҳайати «Истиклол» Рустам Ҳамидов ду гол, Абдуқайюм Умаров як голро ба номашон сабт карданд. Ҳамин тавр, «Соро компания» дар бозии сеюми силсилаи финалӣ пирӯз шуда, Чемпиони чоркаратаи Тоҷикистон оид ба футзал гардид. Дастаи Пайрав Воҳидов қаблан солҳои 2018, 2019 ва 2021 соҳиби медалҳои тилло шуда буд.

Медалҳои нуқраи Суперлигаи Тоҷикистон-2022 насиби тими «Истиклол» ва медалҳои биринҷӣ насиби дастаи «Истаравшан» гардид.



CAFA-U-14



21 ГОЛИ БЕҶАВОБИ НАВРАСОНИ ТОҶИКИСТОН ДАР ЧЕМПИОНАТИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ

Дастаи мунтахаби наврасони то 14-солаи Тоҷикистон ғолиби Чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ (CAFA) гардид.

Чемпионати CAFA миёни наврасон (U-14) аз 12 то 18-уми ноябр дар шаҳри Хисор баргузор шуд. Дар он тимҳои футболи наврасони Тоҷикистон, Эрон, Ўзбекистон, Афғонистон ва Туркменистон ширкат карданд.

Дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон бо роҳбарии Далер Каёсов чор бозӣ анҷом дода, дар ҳамааш пирӯз гардид. Наврасони тоҷик дар бозии аввал дастаи наврасони Туркменистонро бо ҳисоби 9:0

мағлӯб карданд. Дар бозии дуюм ба дарвозаи ҳамсолони худ аз Ўзбекистон 4 голи бечавоб заданд. Шогирдони Каёсов дар бозӣ бо дастаи мунтахаби наврасони Эрон низ пирӯз шуданд, ки ин бозӣ бо ҳисоби 2:0 анҷом ёфт. Ҳарифи охириини футболбозони навраси Тоҷикистон ҳамсолонашон аз Афғонистон буданд, ки бо натиҷаи 6:0 мағлӯб шуданд. Ҳамин тавр, дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар ин мусобиқа 21 гол заданд ва ягон гол ба дарвозаи худ сар надоданд.

Медалҳои нуқра насиби тими наврасони Эрон, биринҷӣ насиби тими Ўзбекистон шуд.

**БОЗГАШТ**

Корманди БДА дар роҳ мошинеро манъ кардани мешавад, вале ронандаи он мегурезад. Нозир роҳ дарҳол ба мошини хизматӣ нишаста, ронандаи саркашро пайгирӣ мекунад баъди чанд километр уро дастгир карда, мепурсад:

- Чаро аз ман мегурезӣ? Кани ягон баҳонаи бовари-бахш гӯӣ, ки туро сар диҳам.

Ронанда мегӯяд:

- Росташро гӯям, соли гузашта занам як корманди БДА-ро гирифта, аз хона рафт. Вақте шумо маро таъкиб кардед, фикр кардам, ки занамро баргاردонидан меҳохед.

КӢ ИҶОЗАТ ДОД?

Муаллим ба талабаи танбалнамо бо каҳр гуфт:

- Ба ту кӣ иҷозат дод, ки як ҳафта ба дарс наой?! Акнун дарсҳои гузаштаро чӣ хел аз худ мекуӣ?

- Ғам нахӯред, муаллим. Мувофиқи гуфти худатон амал мекунам,- гуфт ӯ бепарвоёна.

- Ман чӣ гуфта будам?,- мепурсад муаллим.

Талаба дар ҷавоб:

- Ба гузашта салават.

АГАР РАНҶАД...

Бачаи бадхоне ба падару модараш гуфт:

- Агар маро дӯст дореду ба гапхоям гӯш кунед, зинҳор ба маҷлиси падару модарони мактаб наравед!

- Барои чӣ? Боз муаллим наранҷад,- гуфтанд волидайн.

- Муаллим аллакай аз ман ранҷидааст. Агар аз шумо ҳам ранҷад, мактаб бе муаллим намонад мегӯям,- гуфт бача.

ДАРСИ ИЛОВАҒӢ

Муаллиме дар хобаш гап мезад. Занаш пурсид:

- Мардак, барои чӣ ин шаб дар хобатон худ ба худ гап задед? Баногоҳ-ку табатон баланд нашуд?

- Не,- гуфт мард худро ба нодонӣ зада.

- Наход хоб бошедуд дод зада, бачахоро ин қадар тарсонед?

Мард гуфт:

- Гӯӣ, бачаҳо натарсанд. Аз афташ, барои талабаҳои бадхон дарси иловағӣ гузаштам.

ТАЛОШ

Майзадае аз писарчааш пурсид:

- Ту қадом китобро меҳонӣ, ки ин қадар шавқатро овардааст?

- Китоб дар бораи зарарҳои арак,- гуфт бача.

- Хайр, хайр, гӯӣ, ки арак чӣ зарар доштааст?

- Одамро аз рӯзашон пештар мекуштааст.

- Дурӯғ, бовар накун! Агар зарар медошт, падарат дар хушёрхона ҳам барои катраи охири талош намекард,- гуфт модараш ба гап ҳамроҳ шуда.

МАӢНИИ НОМ

Ҷавони ўзбеке дар Русия бо духтари рус шинос мешавад.

Духтар аз ӯ мепурсад:

- Номат чист?

Ҷавон дар ҷавоб:

- Тоштемир.

Духтарак боз мепурсад:

- Номатон чӣ маӢни дорад?

Ҷавон мегӯяд:

- Масолеҳи сохтмонӣ.

Таҳияи

Нодири РАҶАБОВА

**ПУРСЕД, ҶАВОБ МЕДИҲАНД!****КОРҶӢӢ ОСОН МЕШАВАД?**

Дар бисёр мамолики ҷаҳон сомонаҳои махсус барои корҷӢӢ ва сабти нафарони бекор мавҷуд аст. Ин сомона имкон медиҳад, ки нафарони бекор осон ва зуд бо кор таъмин шаванд. Оё дар кишвари мо чунин барнома мавҷуд ҳаст?

САВРИДДИН, шаҳри Панҷакент

Аз Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар посух ба ин суол ҳабар доданд, ки мақомоти Тоҷикистон талош дорад бо роҳандозии чунин платформа - "Барномаи рақамии бақайдгирӣ бекорон" корҷӢӢ барои бекоронро осонтар созад.

Ахиран дар Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон муаррифии лоиҳаи "Барномаи рақамии бақайдгирӣ бекорон" баргузор гардид. Дар ин ҷаласа рӯнамоии функсияҳои "Портالي бақайдгирӣ бекорон" ва "Методологияи таҳияи платформа" манзур гардид, зикр шуд, ки барномаи мазкур шаффофият ва дақиқияти фаъолияти мақомоти шуғли аҳоли, дастрасии шаҳрвандони бекор ба хизматрасониҳои мақомоти шуғли аҳолиро таъмин менамояд. Гуфта мешавад, ки лоиҳаи мазкур бо дастгирӣ Барномаи СММ омода шуда истодааст.

Ёдовар мешавем, ҷанде пеш раисҷумҳури Тоҷикистон гуфта буд, ки давоми солҳои 2020-2021 ва нимсолаи якуми соли 2022 ба мақомоти меҳнат ва шуғли аҳоли 353 ҳазору 402 нафар шаҳрванд муроҷиат намудаанд. Вай афзуд, ки дар доираи татбиқи "Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳоли" дар маҷмӯъ 179 ҳазору 240 нафар бо ҷойҳои корӣ таъмин гардидаанд.

БО «ТОҶИКИСТОН» БОШ, БОҲАБАР АЗ ҶАҲОН БОШ!

Ба ҳафтаномаи «Тоҷикистон» барои соли 2023 обунашавӣ идома дорад. Ҳафтаномаи «Тоҷикистон» аз соли 1992 нашр гардид, мунтазам ҳафтае як маротиба ҳар рӯзи панҷшанбе ҷоп мешавад ва сари вақт дастраси хонандагон мегардад.

Обуна ба ҳафтаномаи «Тоҷикистон» соллона буда, аз тарафи идораи ҳафтанома ва дар ҳама муассисаҳои алоқаи почтаи шаҳру ноҳияҳо қабул карда мешавад.

Индекси обуна: 68854.

С/х 20202972400015101000

х/м 20402972316264

БИК 350101626

РМА 030000603

БДА ҶТ «Амонатбанк»-и ш. Душанбе.

Нишони ҳафтаномаи «Тоҷикистон»: ш. Душанбе, хиёбони С. Шерозӣ 16, ошанаи 11.

Телефонҳо барои маълумот:

93-866-82-64, 918-66-82-64.

